

На правах рукописи

УДК: 340(575.3)
ББА: 67.404
Х- 71

ХОЛИНОВА МИЖГОНА МУБОРАКШОЕВНА

**ЭВОЛЮЦИЯ ИНСТИТУТА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА В
ИСТОРИИ ТАДЖИКСКОГО ПРАВА**

**Специальность: 12.00.01 –теория и история
права и государства; история правовых
и политических учений (юридические науки)**

**АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание учёной степени
кандидата юридических наук**

Душанбе – 2018

Работа выполнена в Отделе истории государства и права Института философии, политологии и права им. А. Баховаддинова Академии наук Республики Таджикистан.

Научный руководитель: **Хамроев Шухрат Садирович** - кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики Российско-Таджикского Славянского университета

Научный консультант: **Буризода Эмомали Бозор** - доктор юридических наук, доцент, завотделом истории государства и права ИФПП АН РТ

Официальные оппоненты: **Ализода Зариф** - доктор юридических наук, Уполномоченный по правам человека в Республике Таджикистан

Хайруллоев Фаррух Сайфуллоевич - кандидат юридических наук, доцент кафедры права Института государственного управления при Президенте Республики Таджикистан.

Оппонирующая организация: Академия МВД Республики Таджикистан.

Защита диссертации состоится 08 февраля 2019 года в 14:00 часов на заседании диссертационного совета 6Д.КОА–002 при Таджикском национальном университете (734025, г. Душанбе, ул. Буни Хисорак, зал ученого совета юридического факультета). С диссертацией можно ознакомиться на сайте: www.tnu.tj и в центральной научной библиотеке Таджикского национального университета.

Автореферат разослан " ____ " _____ 2018г.

**Ученый секретарь
диссертационного совета,
доктор юридических наук,
профессор**



Азиззода У.А.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Таджикский народ накопил бесценный исторический опыт во многих сферах жизнедеятельности. Преемственность в его использовании на современном этапе развития таджикской государственности – задача не только отечественных ученых, но и общества в целом. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон отмечает: "Знание истории необходимо не только ради самого прошлого – оно, как компас, помогает определить дальнейший путь нации, выявлять новые процессы и течения, с которыми сталкивается в своём развитии любая государственность"¹. Руководствуясь этими словами, можно утверждать, что исследование историко-правовых проблем, связанных с институтом опеки и попечительства, также имеет особую актуальность и значимость. Эволюция этого института, современное состояние и перспективы его развития вызывают активный научный интерес. В связи с этим, в последнее время вопросы опеки и попечительства стали предметом многих дискуссий. Они проходят и на профессиональном правовом уровне, и на уровне общественном, гражданском. Опека и попечительство, как самостоятельные институт права, существовали с древнейших времен. Главной их задачей было почтительное отношение к воспитанию и устройству детей, оставшихся без попечения родителей. По мере развития общества этот институт совершенствовался, свидетельством чего являются письменные источники древних государств Востока и Запада, хотя от древних времен до нас дошло очень мало сведений об устройстве детей, оставшихся без попечения родителей. Между тем, традиция заботы о слабых и немощных была заложена не только в древних цивилизациях, но и в период первобытного общества. Все это обусловило повышенный интерес историков права к вопросам функционирования институтов опеки и попечительства.

В истории Таджикистана самая ранняя информация о функционировании названных институтов, об устройстве детей и их воспитании в семье, а также об условиях назначения опеки и попечительства относится ко времени правления Ахеменидов (550-330/329 до н.э.). Именно этой династии удалось провести кардинальные государственные реформы, в результате которых опека и попечительство приобрели институциональный характер. Из государственных реформаторов в первую очередь следует назвать Кира и Дария Великого, которые также провели комплексные реформы в общественной жизни, касающиеся сферы воспитания и форм оказания помощи детям-сиротам и нуждающимся в опеке. Однако в указанный период о существовании данного института,

¹ Эмомали Рахмон. Таджики в зеркале истории. От Арийцев до Саманидов. Лондон, 2000. Кн. 1. С.127.

как такового, говорить еще было рано. Тем не менее, они возникали, действовали и видоизменялись, соответственно с меняющимися условиями человеческого бытия. Таким образом, начиная с правления Ахеменидов и кончая Бухарским эмиратом, институт опеки и попечительства решал проблемы устройства только детей, нуждающихся в опеке.

Уникальность истории становления института опеки и попечительства в Таджикистане заключается в том, что в нем, начиная с эпохи зороастризма, периода распространения ислама и заканчивая советским временем, несколько раз менялся подход в правовом регулировании данного института. Этот факт обусловил упрощенное понимание значения данного института в истории права Таджикистана.

Начало современного этапа развития института опеки и попечительства в истории государства и права Таджикистана связано с процессом распада СССР и обретением республикой независимости. Примечательно, что таджикскому народу удалось сохранить и этническую самобытность, и своеобразную и богатую культуру, и тягу к свободе и независимости, которая была реализована в 1991 г. Сегодня Таджикистан является социальным государством с развивающейся рыночной экономикой. Однако из сказанного вовсе не следует, что в социальном таджикском государстве нет острых проблем. В любом государстве проблемы осиротевших детей и несовершеннолетних, утративших родительское попечение, всегда были актуальными, острыми, дискуссионными. И это вполне понятно, потому что сироты и оставшиеся без опеки и попечительства всегда оказывались не очень хорошо защищенной социальной группой.

На основе вышеизложенного и с учетом отсутствия в науке истории государства и права Республики Таджикистан самостоятельных комплексных исследований, посвященных вопросам генезиса и развития семейно-правового института опеки и попечительства, полагаем, что данная проблема не только сохраняет свою актуальность, но и до сих пор остается открытой для обсуждения.

Связь работы с научными программами (проектами), темами. Данное диссертационное исследование выполнено в рамках реализации перспективного плана научно-исследовательской работы Отдела истории государства и права Института философии, политологии и права им. А.Баховаддинова Академии наук Республики Таджикистан на 2013-2017 годы на тему: "Особенности действия правовых институтов в истории таджикской государственности: история и современность (2013-2017 гг.)" и на 2018 -2022 года "Роль институтов советского права и государственности в формировании и развития независимой Республики Таджикистан (2018 -2022 гг.)".

Степень научной разработанности темы. Следует отметить, что в науке истории государства и права Республики Таджикистан отсутствует

комплексное научное исследование, в котором были наиболее полно изучены эволюция и динамика института опеки и попечительства. Некоторые аспекты этой проблемы были затронуты в трудах ученых-юристов: З.М. Ализода, Ф.М. Абдулхонова, Г.С. Азизкуловой, У.А. Азиззода, Э.Б. Буризода, Б.Г. Гафурова, И.Г. Гаффорзода, А.М. Диноршоева, М.А. Махмудзода, Дж.З. Маджидзода, Э.С. Насриддинзода, Д.С. Рахмона, Р.Ш. Сотиволдиева, Б.А. Сафарзода, И.Д. Сафарова, Дж. Саъдизода, О.У. Усманова, Ф.Т. Тахирова, В.О. Тищенко, С.Н. Тагаевой, А.Г. Холикзода, М.С. Хайдаровой, Ш.С. Хамроева, Ф.С. Хайруллоева, Ю. Якубова.

В Российской Федерации и странах СНГ вопросы истории становления института опеки и попечительства были исследованы в работах ученых – С.С. Алексеева, К.И. Батыра, М.А. Барт, В.Г. Графского, П.Н. Галанзы, М.Н. Марченко, И. Новицкой, В.С. Нерсисянца, С.А. Калинина, О.Э. Лейтса, Ф. Киселева, З.М. Шатина, О.А. Омельченко, А.Г. Периханян, Л.Р. Сюкияйнена, А.Г. Саидова и др.

Теоретическую основу исследования составили труды ученых в области истории и теории права и государства, гражданского права, семейного права, философии, социологии и других гуманитарных наук. В частности, некоторые вопросы генезиса и эволюции института опеки и попечительства нашли свое отражение в работах таких ученых, как: М.В. Антокольская, Г.С. Азизкулова, А.А. Агзамходжаева, С.Н. Братусь, О.А. Бондаренко, К.Э. Босвора, А.М. Белякова, Л.П. Белковец, В.В. Белковец, Э.Б. Буризода, Л.С. Васильева, В.Г. Графского, Б.Г. Гафурова, И.Г. Гаффорзода, М. Дрезден, М.Н. Марченко, Л.Ю. Михеева, Ш.М. Менглиева, М.А. Махмудзода, Р.Г. Матушевского, В.Г. Луконина, В.А. Лившица, М. Капустина, А.П. Косицына, М.А. Коростовцев, И.С. Кацпельсон, Т.В. Кашанин, Г.М. Керимов, Н.А. Крашенинников, В.И. Кузицина, Н.Б. Новицкого, В.С. Нерсисянца, Э.С. Насриддинзода, Н.Н. Нематова, А.М. Нечаева, Е.А. Суханова, А.П. Сергеева, Р.Ш. Сотиволдиева, И. Сафарова, А.Х. Саидова, Г.М. Свердлова, Ю.К. Толстого, Ф.Т. Тахирова, К.Д. Тюрина, Ю.П. Титова, О.И. Исаева, О.И. Чистякова, О.А. Жидкова, Л.М. Пчелинцева, А.Г. Периханяна, А.К. Рзаева, З.М. Черниловского, А.Г. Холикзода, В. Тищенко, Ю. Якубова, Р. Шарля, и др.

Объект диссертационного исследования. Объектом исследования являются общественные отношения, связанные с закономерностями становления и развития института опеки и попечительства, как разновидности формы устройства детей, лишенных родительской опеки.

Предметом исследования являются особенности становления и развития законодательства и практика функционирования института опеки и попечительства в досоветском, советском и постсоветском Таджикистане.

Нормативные основы исследования: Конституция Республики Таджикистан, Гражданский и Семейный кодексы советского и постсоветского периода, Закон Республики Таджикистан "Об ответственности родителей за обучение и воспитание детей", постановления пленумов Верховного суда Республики Таджикистан, международные правовые акты в сфере прав ребенка, а также другие нормативные источники, регулирующие отношения в сфере функционирования института опеки и попечительства.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является комплексное исследование семейно-правового института опеки и попечительства, его исторической обусловленности, эволюции и динамики, включая его современное состояние и перспективы на будущее. В рамках указанной цели были поставлены следующие исследовательские.

Для достижения обозначенной цели необходимо решить следующие задачи:

- 1) используя общенаучные и специально-юридические методы, раскрыть понятие института опеки и попечительства и выявить историко-правовые предпосылки его формирования;
- 2) конкретизировать период зарождения указанного института и основные этапы его формирования;
- 3) рассмотреть особенности формирования института опеки и попечительства в системе авестийского права;
- 4) раскрыть особенности института опеки и попечительства в период распространения ислама;
- 5) охарактеризовать процесс развития изучаемого института в истории права советского и постсоветского Таджикистана;
- 6) выявить тенденции развития этого института и особенности его формирования в современном Таджикистане;
- 7) разработать предложения по усовершенствованию законодательства Республики Таджикистан в сфере исследуемой области.

Методологическая основа исследования. В процессе диссертационного исследования мы опирались на общепризнанные методы познания, прежде всего, диалектический метод и основанные на нем современные общенаучные, логические и научно-практические методы, выработанные юридической наукой и практикой. Наиболее активно использовались конкретно-исторический, логический, системный, сравнительно-правовой, формально-юридический методы анализа и др.

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые в юридической науке Республики Таджикистан была предпринята попытка комплексного исследования истории одной из разновидностей форм семейного устройства детей, лишенных родительской опеки, – института опеки и

попечительства, на основе системного анализа конкретно-исторических и формально-логических особенностей его правового регулирования и с целью усовершенствования его функционирования.

Положения, выносимые на защиту:

1) опека и попечительство как самостоятельный институт права – одна из древнейших форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей; это специфическая сфера деятельности человека, изначально ассоциирующаяся с понятием выбора формы устройства и воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, когда этот опыт был еще сравнительно простым. Со временем опыт обогащался, и в итоге возникли предпосылки для превращения опеки и попечительства в самостоятельный институт таджикского права;

2) установление правовых норм и сопутствующих правоотношений по воспитанию и заботе о детях-сиротах, а также социально-производственные факторы развития общества придали огромный импульс функционированию и совершенствованию института опеки и попечительства. Последний становится особым инструментом, обеспечивающим нормальное функционирование и удовлетворение социально-необходимых общественных потребностей по устройству и воспитанию детей - сирот;

3) нормы об опеке и попечительстве были зафиксированы в зороастрийской, мусульманской, советской и постсоветской правовых системах Таджикистана. При этом данный институт занимал разное место и имел разное содержание, что предопределялось особенностями принципов, функций и задач системы действовавшего в тот период таджикского права;

4) в первые периоды развития таджикской государственности и права способы и формы установления опеки над детьми регулировались преимущественно религиозными законами, обычаями и традициями. Светские законы в этой сфере стали применяться с образованием советского Таджикистана. Современное состояние института опеки и попечительства является результатом преемственности в использовании опыта предшествующей эволюции таджикского права. Поэтому можно утверждать, что на формирование института опеки и попечительства и его особенностей большое влияние оказали авестийский, исламский, советский и постсоветский периоды развития института опеки и попечительства.

5) огромное влияние на развитие институтов семейно-брачных отношений, а также создание социально-правового института опеки и попечительства оказало авестийское право. В эпоху зороастризма устройство и воспитание детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, либо установление опеки и попечительства над ними были осознанным проявлением человеческого добра, трансмиссии понятия "добра" в семейно-брачные отношения.

Данный подход вытекал из "Авесты", которая предписывала необходимость создания семьи, воспитания детей, что расценивалось в зороастризме как порождение добра;

б) в мусульманском праве институт "ал-кафала" – "принятие сироты под свою опеку", считалось и считается весьма достойным поступком мусульманина. В мусульманском праве разработаны следующие основополагающие формы и принципы установления опеки: а) опека устанавливается над несовершеннолетними, над умалишенными того или иного пола, а также для оказания помощи взрослой женщине в здравом рассудке, при заключении брачного договора; б) над несовершеннолетним, в целях его воспитания; в) опека над имуществом несовершеннолетнего. Опека и попечительство считались единым институтом;

7) становление института опеки и попечительства на различных исторических этапах развития государства и права в значительной мере зависело от должного социально-нормативного регулирования. Достижением в сфере нормативно-правового становления института опеки и попечительства в советском Таджикистане стало то, что была создана прочная правовая база, которая ориентировала на одновременное выполнение трех взаимосвязанных функций: а) на законодательное закрепление и утверждение института опеки и попечительства на всем пространстве СССР; б) на создание условий и оказание содействия в решении задач устройства и воспитания детей, лишенных родительской опеки; в) на защиту прав несовершеннолетних (сирот, беспризорных) и недееспособных (правоспособные дети, слабоумные либо душевнобольные граждане), либо не полностью дееспособных лиц;

8) после приобретения государственной независимости в Таджикистане были предприняты целенаправленные шаги по реформированию семейного законодательства. В частности, были приняты ряд нормативно-правовых актов, отвечающих принципам и нормам международного стандарта по защите прав человека и положениям Конвенции о правах ребенка. Как конституционно-гарантированная форма устройства и воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, Семейный Кодекс (СК) РТ закрепил отдельные положения об организации и функционировании института опеки и попечительства. Среди исследованных нормативно-правовых актов и норм права различных эпох СК является более эффективным средством, способствующим гармоничной и справедливой реализации защиты прав детей, лишенных родительской опеки;

9) государству очень важно привлечь внимание общественности к сфере опеки и попечительства, особенно к правовым аспектам данного института. На нынешнем этапе развития суверенного Таджикистана это вполне закономерно. Особую роль при этом должно сыграть взаимодействие органов госу-

дарства и гражданского общества, совместно участвующих в решении проблем устройства детей, лишенных родительской опеки;

10) Гражданский и Семейный кодексы Республики Таджикистан не содержат нормы о возможности назначения нескольких опекунов одному лицу или одного лица опекуном нескольких подопечных. В связи с этим мы предлагаем включить соответствующую статью в ГК и СК РТ. В целях качественного определения статуса предполагаемого опекуна и попечителя, ввести в СК РТ отдельную статью с указанием его статуса "Добросовестный (потенциальный) и недобросовестный опекун (попечитель) осиротевших детей".

Теоретическая значимость работы. Теоретические положения и выводы диссертации могут быть использованы в последующих научных исследованиях в области истории семейно-правового института опеки и попечительства, а также в учебном процессе по семейному праву, истории государства и права Таджикистана и истории государства и права зарубежных стран.

Практическая значимость исследования определяется тем, что его материалы могут быть использованы законодателем при доработке действующих правовых норм в сфере функционирования института опеки и попечительства, другими органами государственной власти, занимающихся устройством детей-сирот, инвалидов. Их можно использовать также в научных целях при проведении научных исследований, в учебном процессе в высших учебных заведениях, при составлении спецкурсов, семинарских занятий.

Личный вклад соискателя состоит в постановке и разработке путей выполнения всех основополагающих задач, решаемых в рамках диссертационной работы, ключевой роли на всех этапах исследования и интерпретации полученных результатов, которые нашли отображение в научных работах, опубликованных в специализированных изданиях. Автор диссертации исследовал понятие, историческую эволюцию, периодизацию развития института опеки и попечительства. Раскрытие особенностей правового регулирования института опеки и попечительства в разных периодах истории таджикского права является вкладом автора в исследовании данной темы.

Апробация результатов исследования. Диссертационная работа выполнена и рекомендована к защите Отделом истории государства и права Института философии, политологии и права им. А. Баховаддинова Академии наук Республики Таджикистан. Работа рекомендовано к защите также кафедрой права человека и сравнительного правоведения ТНУ. Основные теоретические выводы и положения, научно-практические рекомендации изложены в опубликованных работах и сообщениях, сделанных на научно-практических конференциях.

По теме диссертации автором опубликованы 17 научных статей, из них – 6 в журналах, рекомендованных ВАК при Президенте Республики Таджикистан.

Основные теоретические выводы и положения, научно-практические рекомендации изложены автором в опубликованных работах и сообщениях, сделанных на научно-практических конференциях, в частности:

- на международной научной конференции "Роль молодых учёных в развитии науки, инноваций и технологий", посвященной 25 – летию государственной независимости Республики Таджикистан, проведенное Советом молодых ученых Академии наук Республики Таджикистан. (г. Душанбе, 19 – 20 мая 2016 г.);

- на второй международной научно-практической конференции "Роль молодых учёных в развитии науки, инноваций и технологий", проведенное АН Республики Таджикистан (г Душанбе, 25 мая 2017г.);

- на республиканской научной конференции "Конституция как гарантия обеспечения прав, свобод, интересов личности, государства и общества", проведенное ИФПП АН Республики Таджикистан совместно с Профсоюзом образования и науки РТ (Ходжа Оби Гарм, 3 ноября 2015 г.);

- на республиканской научно-практической конференции "Государственная независимость - устойчивость системы национальной государственности" проведенное ИФПП АН Республики Таджикистан совместно с Профсоюзом образования и науки РТ АН Республики Таджикистан (ГБАО, Авдж, 10–12 августа 2016 г.).

Структура и объем работы обусловлены поставленными целями и задачами диссертационного исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, состоящих из семи параграфов, заключения и библиографии, общим объемом 196 страниц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность избранной темы, определяются цели и задачи, объект и предмет исследования, дается общая характеристика степени её разработанности, раскрываются теоретическая и методологическая основы, сформулированы основные положения, выносимые на защиту, приводятся сведения об апробации результатов исследования.

Первая глава "Общая характеристика и периодизация развития института опеки и попечительства в истории таджикского права" состоит из двух параграфов.

В первом параграфе **"Понятие и историко-правовые предпосылки формирования института опеки и попечительства в истории таджикского права"** отмечается, что понятие "опека и попечительство" в юридическом обиходе используется в разных значениях, т.е. в науке еще не разработано единого понимания данного феномена. В этой связи, анализируя позиции современных ученых-юристов, отмечается, что институт опеки и попечительства – это институт представительства несовершеннолетних и недееспособных, нуждающихся именно в таком формате представительства и, что

это способ восполнения дееспособности и защиты прав и интересов несовершеннолетних и ограниченных дееспособных.

Это правовой институт, поскольку опека и попечительство являются гражданскими, семейными, административными и гражданско-процессуальными правовыми категориями. Однако приоритетной отраслью права в регулировании института опеки и попечительства считается семейное право, а главной – гражданское право, так как опека и попечительство были и остаются предметом особой заботы не только семейных, но и, в целом, гражданских правоотношений. Такая ситуация с принадлежностью рассматриваемого института объясняется тем, что в гражданском праве установлены общие положения института опеки и попечительства, а в семейном праве – более конкретные моменты. В связи с этим важно мнение академика М.А. Махмудзода, который пишет: "Семейное, гражданское и административное право имеют собственный предмет и связь с отношением по опеке и попечительству, но каждое из них регулирует их в отдельности"¹. Поддерживая позицию академика М.А. Махмудзода, автор данного исследования отмечает, что действительно институт опеки и попечительства – это комплексное правоотношение, основанное на нормах и принципах гражданского, семейного, административно-правового регулирования и, соответственно, иных смежных с ним отраслей права. Поэтому определение самого понятия "опека и попечительство" является ключом к обоснованию истории и этапов становления и развития его не только как формы устройства детей, лишенных родительской опеки, но и эволюции этого института в целом, так как он является одной из древнейших форм устройства детей, известной еще со времен патриархальной семьи.

Между тем, возникающие правовые нормы и сопутствующие этому социально-экономические и производственные факторы оказали огромное влияние на развитие общества, что, в свою очередь, способствовало совершенствованию института опеки и попечительства. То есть, с появлением права и государства опека и попечительство приобрели не только социально-правовой статус, но и стали особым инструментом, обеспечивающим нормальный ход удовлетворения социально-значимых интересов общества по воспитанию детей и сирот.

В связи с этим, в диссертационной работе отмечается, что в истории Таджикистана способы и формы опеки и попечительства над детьми устанавливались преимущественно религиозными законами, обычаями и традициями. Светские законы в этой сфере стали применяться лишь с образованием советского Таджикистана.

¹ Махмудов М., Худоёров Б. Семейное право Республики Таджикистан: учеб. пособие. - Душанбе: ЭР-граф, 2015.- С.436 (на тадж.яз.).

Во втором параграфе "**Периодизация развития института опеки и попечительства в истории таджикского права**" отмечается, что институт опеки и попечительства представляет собой известный продукт и форму семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Его современное состояние является лишь частичным итогом предшествующей эволюции права. В этой связи, рассмотрение истории развития института опеки и попечительства с *исторической и правовой* точек зрения является важной предпосылкой для обоснования критериев ее периодизации в истории права Таджикистана.

В этом аспекте исследования следует отметить, что в юридической литературе до сегодняшнего дня сложились разные системы периодизации развития историко-правовых институтов в истории государства и права Таджикистана, критериями периодизации которых стали "формация", "цивилизация", "династия" и др.

В этой связи, автор считает наиболее приемлемым цивилизационный подход, согласно которому, предлагается следующая периодизация истории института опеки и попечительства в истории Таджикистана: а) авестийский; б) период распространения ислама; в) советский; г) постсоветский.

Однако из-за отсутствия сведений, подкрепленных научными материалами, диссертантом не ставилась цель включения в данную периодизацию догосударственный период функционирования института опеки и попечительства. Следует также учитывать, что в догосударственный (дозороастрийский) период забота о детях носила избирательный характер и распространялась только на тех детей, которые, в силу различных обстоятельств, остались без попечения родителей.

Вторая глава "Этапы развития института опеки и попечительства в истории таджикского права" состоит из трех параграфов.

В первом параграфе "**Зороастрийский институт опеки и попечительства**" выявляются и анализируются условия становления института опеки и попечительства в зороастрийский период. При анализе данного вопроса отмечается, что "Авеста" – это основной источник права эпохи зороастризма. По своему содержанию эта священная книга зороастрийцев является не только неисчерпаемым источником познания общественного строя, правовых институтов в странах Ближнего и Среднего Востока, но и инструментом всеобщей человеческой культуры, условно именуемой авестийской правовой культурой.

Наиболее полную картину общественного строя и правовых институтов создает "Вендидад", состоящий из двадцати двух фаргардов (глав). В принципе, это и есть важнейшая часть Авесты, в которой рассматриваются вопросы гражданского права, семейно-брачных отноше-

ний, преступлений и наказаний. В древней части Авесты, за исключением "Вендидада", имеется 13 правовых норм, регулирующих семейно-брачные отношения. Эти нормы посвящены вопросам заключения брака, воспитанию несовершеннолетних членов семьи, ограничению прав и свобод мужчин и женщин по семейным обстоятельствам и т.д. Следует отметить, что Авеста предписывает необходимость создания семьи, воспитания детей, относя это к умножению сил добра.

По мнению диссертанта, Сасанидский период характеризуется расцветом зороастрийского права, в котором, согласно Сасанидскому судебнику, выделяются три способа назначения опекуна: 1) опекун "естественный", *sardar I butak*; 2) опекун "по завещанию", или "учрежденный", *sardar I kartak*; 3) опекун "назначаемый", *sardar I gumartak*.

Опекуна назначали из числа дееспособных лиц, т.е. опекуном могли стать только совершеннолетние (по требованию правоспособного агната умершего главы семьи либо помимо его воли), на что зороастрийцы имели преимущественное право. Главным при назначении опекуна было то, что приоритет отдавался отцовской власти, главе семьи (агнатического родства). При отсутствии последнего, опекуна назначали из числа когнатов - родственников со стороны матери, которые не имели таких прав, и в большинстве случаев находились под властью других.

Важным моментом являлась оплата деятельности опекуна, особенно опекунства "по назначению", так как по авестийскому праву, неуплата опекуну положенной ему суммы гонорара могла стать основанием для прекращения опеки. Кроме того, авестийское право предусматривало и передачу полномочий опекуна другому лицу (например, при отъезде опекуна на длительный срок из местности, где жил подопечный).

Говоря о сроке и прекращении правомочий опекуна, диссертант отмечает, что по авестийскому праву срок правомочий опекуна варьировался в зависимости от возраста и пола его подопечных. Опека над мальчиком прекращалась по достижении им совершеннолетия, и тогда остальные члены семьи (его мать, незамужние сестры, младшие братья) попадали под опеку этого юноши – как их "естественного" опекуна. Предел же опекунству над женщиной наступал по выходу ее замуж.

Таким образом, семья была основной ячейкой структуры Сасанидского общества, во главе которой стоял мужчина, управляющий не только ее делами, но и признанный естественным опекуном семьи.

Семейные отношения носили патриархальный характер. Делается также вывод о том, что в эту эпоху зороастризм оказал огромное влияние на

развитие семейно-брачных отношений, особенно, – на институт опеки и попечительства.

Во втором параграфе второй главы "**Институт опеки и попечительства в исламе**" анализируются закономерности становления института опеки и попечительства в период распространения ислама. В этой связи, отмечается, что мусульманское право было введено в VIII-XI вв., и в течение более десяти веков оно являлось господствующей правовой системой на территории досоветского Таджикистана. Также отмечается, что в мусульманском праве имеются многочисленные нормы, посвященные вопросам регулирования форм устройства детей-сирот, лишенных родителей, проблемам опеки и попечительства в целом.

В этой связи, в мусульманском праве отражено три вида опеки, которые в досоветском Таджикистане сохранялись в неизменном виде:

1) опека, устанавливаемая над несовершеннолетними, умалишенными того или иного пола, а также над взрослой женщиной в здравом рассудке для оказания помощи при совершении брачного договора;

2) установление опеки над несовершеннолетним в целях его воспитания;

3) опека над имуществом несовершеннолетнего.

Основным критерием при установлении брачной опеки являлось несовершеннолетие лишённого отца и деда, и эта миссия исполнялась судом. Количество назначаемых опекунов не ограничивалось, и в этих целях допускалось назначение двух и более опекунов, а также назначение отдельного опекуна над имуществом несовершеннолетнего. При этом, в зависимости от вида имущества, кади – судья, если считал нужным, мог по каждому владельцу несовершеннолетнего назначить отдельного опекуна.

Основным источником, при назначении опекуна над несовершеннолетним, для судьи являлся Коран, расхождения с которым во всех отношениях были недопустимы.

Следовательно, назначение опекуна над имуществом несовершеннолетних являлось одной из разновидностей устройства детей по мусульманскому праву. Эта разновидность опеки назначалась из числа определенных лиц с соблюдением следующей последовательности: а) отец; б) лицо, назначенное по духовному завещанию (душеприказчик); в) отец отца; г) душеприказчик отца. При отсутствии всех вышеперечисленных лиц, назначение опекуна возлагалось на кади - судью.

Согласно исламу, основной задачей опеки и попечительства, как формы устройства детей, является не только воспитание человека, но и развитие в нем его талантов и способностей. В этом – суть понимания самобытности института опеки и попечительства. Так, принятие сироту под свою опеку (аль-кафала) является для мусульманина весьма достойным поступком. В Коране

говорится: "Кто возьмёт ребёнка-сироту среди мусульман, чтобы прокормить его, тот с дозволения Аллаха попадёт в Рай, если только он не делает греха, который не прощается", "И, если опекун богат, пусть из добра (сирот) награды (за услуги) не берет, а если беден – пусть из него берет в достойной и благочестивой мере. Когда вы будете добро им отпускать, при них свидетелей поставьте. И все же при любых расчетах достаточно (свидетельства) Аллаха" (сура "Женщины", 4:2).

Таким образом, в досоветском Таджикистане, до первой четверти XX столетия действие мусульманского права оставалось неизменным, т.е. оно являлось господствующей правовой системой. Приход Чингисхана и распространение его Ясы не смогли изменить существующие нормы права и обычаи наших предков. Единственным правителем, который одновременно с шариатом допустил в своей судебной практике применение норм Ясы, был Тимур. Смешанное правовое регулирование общественных отношений было присуще досоветскому Таджикистану после присоединения Средней Азии к России (после заключения договора 1868 г.).

В 1894 г. Генерал-губернатор Туркестана Вревский утвердил Инструкцию о казийских и байских судах. В компетенции казиев находились дела опеки и попечительства сирот и их имущество. Казий по-прежнему назначал опекуна. В делах опеки и попечительства русские власти установили правила ведения дел, требовали учета и отчетности от казиев. Все сведения об опекаемом и его имуществе, расходах и доходах должны были быть внесены в отдельную книгу.

С победой Октябрьской революции имперское право перестало действовать, нормы же мусульманского и обычного права применялись вплоть до образования Таджикский АССР, и лишь в 1928 г., одновременно с упразднением казийских судов, действие мусульманского права было приостановлено.

В третьем параграфе второй главы **"Институт опеки и попечительства в правовой системе советского Таджикистана"** отмечается, что важным толчком в развитии и совершенствовании института опеки и попечительства стала Октябрьская революция, в результате которой был образован советский Таджикистан. Впоследствии была создана прочная правовая база регулирования института опеки и попечительства, выполнявшая три взаимосвязанные функции: *а) законодательное закрепление и учреждение института опеки и попечительства на всем пространстве СССР; б) создание условий и оказание содействия в решении задач устройства и воспитания детей, лишенных родительской опеки, в советском Таджикистане; в) защита прав несовершеннолетних (сирот, беспризорных) и недееспособных (правоспособные дети, слабоумные, душевнобольные граждане), либо не полностью дееспособных лиц.*

По мнению диссертанта, первым шагом на этом пути стало принятие "Декларации прав ребенка" от 25 сентября 1917 г. Каждый из 18 пунктов декларации утверждал право детей на свободу, право не подвергаться никакому насилию, от кого бы оно ни исходило, и какими бы формами ни практиковалось, на обеспечение ребенка всем необходимым для развития способностей и дарований, а также право на воспитание и образование, сообразно с его индивидуальностью.

В трудные годы гражданской войны был принят еще один важный документ – Декрет "О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния" от 18 декабря 1917 г. Этим декретом было отменено понятие "родительская власть". Согласно этому документу, дети, рожденные от лиц, не состоящих в браке между собой, и дети, рожденные в законном браке, приобрели равные права. Был установлен государственный контроль в сфере социальной заботы о детях-сиротах – как в приютах, так и беспризорных.

Важность этого периода, по мнению диссертанта, заключается в том, что соответствующие нормы института опеки и попечительства были установлены в семейных кодексах РСФСР, а точнее, – в Кодексе законов РСФСР об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве. Последний был принят в 1918 г. на 5-й сессии ВЦИК. По существу, это была первая и основная кодификация советского семейного законодательства для республик Советского Востока – Узбекистана и Таджикистана. Кодекс 1918 г. определил принципы и конкретные формы советской опеки.

Но действовавшие в тот исторический период нормы семейного права не могли достаточно эффективно способствовать устройству детей-сирот.

Нормы, касающиеся опеки и попечительства, были установлены также в Гражданском кодексе РСФСР, который впервые был принят на 4-й сессии ВЦИК IX созыва 31 октября 1922 г. и вступил в действие с 1 января 1923 г. Узбекская, Таджикская, Туркменская республики признали действующим на своей территории ГК РСФСР.

Позднее, в 1926 г. был принят Кодекс законов РСФСР о браке, семье и опеке, вступивший в действие 1 января 1927 г. В Кодекс РСФСР 1926 г., с учетом практики и изменившихся социально-экономических условий, был включен раздел, подробно определивший права и обязанности опекунов и попечителей, и порядок производства дел об опеке и попечительстве. Данный кодекс с внесенными изменениями действовал до принятия ряда общесоюзных актов о браке и семье, вплоть до принятия 1968 г. уже общесоюзного кодифицированного акта в этой области – Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о браке и семье, которые вступили в силу с 1 октября 1968 г. В Узбекской ССР Кодекс законов о семье, опеке, браке и актах гражданского состояния был принят 7 марта 1928 г. В Таджикистане данный кодекс действовал (4 декабря 1935 г.) до принятия Кодекса Таджикской ССР

о браке и семье. В дальнейшем положения об опеке и попечительстве были четко закреплены в правовых нормах конституций – СССР (1924 г.); Узбекской ССР (1927 г.), Таджикской АССР (1929 г.); Таджикской ССР (1931 г.); их содержание конкретизировалось в отраслевых законодательствах советского государства.

Как известно, в составе Узбекской ССР была создана Таджикская АССР. В 1926 г., когда почти полностью завершилась борьба с басмачеством, и было ликвидировано байство, началась новая фаза в истории развития Советского Таджикистана. Так, с целью укрепления законности и правопорядка, Первый Всетаджикский Съезд Советов Таджикской АССР принял Декларацию "О раскрепощении женщин" от 11 декабря 1926 г., согласно которой был положен конец делению детей на законно – и незаконнорожденных во всех отношениях.

1 октября 1928 г. на территории Узбекской ССР был введен Кодекс законов о браке, семье и опеке и о записи актов гражданского состояния, который был принят 7 марта 1928 г. на 3-й сессии второго созыва ЦИК Узбекской ССР. Это стало знаменательной датой и в истории становления семейного законодательства Таджикской АССР. В соответствии с Постановлением ЦИК Узбекской ССР от 1 декабря 1928 г., № 209, с 1 января 1929 г. данный кодекс был введен на территории Таджикской АССР.

После преобразования Таджикской АССР в Таджикскую ССР, Центральный Исполнительный Комитет и СНК республики в 1933 г. приняли Постановление "Об утверждении и введении в действие Свода системы действующего законодательства Таджикской Советской Социалистической Республики". В нем указывалось, что до принятия семейного законодательства на территории Таджикской ССР одновременно может действовать Кодекс законов о браке, семье и опеке и о записи актов гражданского состояния Узбекской ССР.

Во время Великой Отечественной войны Советское правительство, с целью сокращения численности беспризорных детей и последствий их неправомерного поведения, еще более активизировало свою деятельность в этой сфере. Так, СНК СССР был принят целый ряд нормативно-правовых актов и указов: "Об устройстве детей, оставшихся без родителей" от 23 января 1942 г., "Об усилении мер борьбы с детской беспризорностью, безнадзорностью и хулиганством" от 15 июня 1943 г., Инструкция Наркомпроса, Наркомнадзора и Наркомюста РСФСР о патронировании опеки и усыновлении детей, оставшихся без родителей от 8 апреля 1943 г., Указ Президиума Верховного Совета СССР "Об усыновлении" от 8 сентября 1943 г.

Для Таджикистана все эти документы имели большое значение, потому что в годы Великой Отечественной войны в Среднюю Азию эвакуировали из прифронтовой зоны огромное количество осиротевших детей и детей, кото-

рые потеряли родителей. Многих из них взяли на воспитание таджикские семьи. В русле происходящего, СНК Таджикской ССР приняло два постановления: "О мерах ликвидации беспризорных детей в республике" (от 8 января 1942 г.) и "Об устройстве детей, лишенных отца и матери" (от 14 февраля 1942 г.). В созданных в Таджикистане специальных приемно-распределительных детских домах жили осиротевшие и потерявшие родителей дети, эвакуированные из прифронтовых городов и сел.

Помимо этого, при исполнительных комитетах районов были созданы комиссии об устройстве детей, не имеющих родителей. Деятельность этих комиссий регулировало Примерное положение об устройстве детей, не имеющих родителей, утвержденное постановлением СНК Таджикской ССР от 9 января 1943 г. Такие учреждения были созданы в городах Сталинабаде, Ленинабаде, Кулябе, Курган-Тюбе, Оби Гарме, Ховалинге, Гарме и др.

Многие граждане Таджикистана, которые не имели детей, добровольно становились опекунами, особенно над теми детьми, у которых родители погибли во время военных действий.

В этом ракурсе существенное значение для правового регулирования отношений по опеке и попечительству имело принятие в конце 60-х гг. Кодекса о браке и семье Таджикской ССР. В соответствии с Законом Таджикской ССР, он был утвержден 19 июня 1969 г. и введен в действие с 1 января 1970 г. Глава 13 нового Кодекса была посвящена семейно-правовому регулированию института опеки и попечительства. В Кодексе было указано, что Положение об органах опеки и попечительства является важным руководством в сфере регулирования деятельности органов опеки и попечительства.

В целом, в военный и послевоенный периоды в Таджикистане был принят комплекс нормативно-правовых актов (декларация, постановления ЦИК и СНК Тадж ССР и УзССР, кодексы и т.д.) по вопросам устройства осиротевших, безнадзорных и беспризорных детей, ориентированных на совершенствование правовых основ института опеки и попечительства.

Третья глава диссертационного исследования **"Состояние и перспективы совершенствования института опеки и попечительства в системе права современного Таджикистана"** состоит из двух параграфов.

В первом параграфе третьей главы **"Институт опеки и попечительства в правовой системе современного Таджикистана"** рассматриваются особенности развития института опеки и попечительства в постсоветском Таджикистане. Отмечается, что обретение Республикой Таджикистан независимости предопределило целый ряд задач, к числу которых относятся и удовлетворение растущих потребностей правовой практики. В связи с чем, возникла необходимость в разработке и принятии нового Основного Закона страны, который был принят 6 ноября 1994 г., путем всенародного референ-

дума и положил начало правовым реформам в стране. В Основном Законе Республика Таджикистан провозглашалась суверенным, демократическим, правовым, светским и унитарным государством.

А закрепление нормы о признании приоритета прав человека и гражданина в новой Конституции (Основном Законе) Республики Таджикистан явилось не только важным фактором, но и предпосылкой для дальнейшего развития института опеки и попечительства в стране.

Конституционно-правовая норма о том, что "государство заботится о защите детей-сирот и инвалидов, их воспитании и образовании" (ст.33) стала основой для регламентации института опеки и попечительства в законах суверенного Таджикистана. В этой связи, был принят Семейный кодекс Республики Таджикистан (от 13 ноября 1998 г.), и вслед за ним и Гражданский кодекс Республики Таджикистан (который был принят 30 июня 1999 г. и введен в действие после официального опубликования с 1 января 2000 г.).

Кроме того, диссертантом отмечается, что гражданский и семейный кодексы таджикского государства, по сравнению с предшествующим (советским) гражданским и семейным законодательством, значительно расширили предмет регулирования института опеки и попечительства. В частности, они закрепили и конкретизировали механизм осуществления защиты прав детей, лишенных родительской опеки, в соответствии с основополагающими принципами и стандартами, признанными международным сообществом. С учетом вышесказанного, в диссертации отмечено, что сегодня институт опеки и попечительства и его юридические формы осуществления не только качественно, но и содержательно изменены и отличаются от советского института устройства детей.

Во втором параграфе третьей главы "**Перспективы совершенствования института опеки и попечительства в Таджикистане**" отмечается, что современная характеристика института опеки и попечительства обусловлена самой сущностью социального государства, которым является Республика Таджикистан. Однако любое социальное государство, претендующее на такой статус, так или иначе, сталкивается с проблемами осиротевших и несовершеннолетних, утративших родительское попечение. Следовательно, их актуальность имеет даже общемировое значение. Так, в России, США, Испании, Италии, Индии, Сирии, Ираке, Пакистане, Китае, Афганистане, африканских странах и других государствах численность детей-сирот постоянно увеличивается.

Если говорить о Таджикистане, то здесь ситуация совершенно иная. Согласно статистике, дети в Таджикистане составляют самую большую долю населения, причём 40% населения – это люди моложе 18 лет. По данным Министерства труда и социальной защиты населения, в республике 3300 детей-сирот, 120 тысяч детей имеют одного родителя. По сведениям

UNICEF, в Таджикистане, как минимум, 80% детей, находящихся в интернатах, имеют биологических родителей. Безусловно, это печальная статистика, свидетельствующая о существовании весьма острой проблемы.

Следует отметить, что популяризация института опеки и попечительства является не единственной формой устройства детей, лишенных родительской опеки, но может рассматриваться как кардинальное средство решения вышеуказанных проблем в обществе. По мнению диссертанта, опека (попечительство), с одной стороны, дает возможность устроить судьбу ребенка в условиях, приближенных к проживанию в семье, с другой – предоставляет возможность установить контроль за соблюдением прав и интересов граждан.

В этой связи, в диссертации констатируется вывод о том, что за последние 25 лет в условиях независимости в Республике Таджикистан сделано очень многое.

Однако, несмотря на те перемены, которые произошли в этой сфере, есть еще и некоторые проблемы. Так, на вопрос о том, завершена ли семейно-правовая реформа или нет, ответ однозначный – не завершена. Главная цель реформирования в этой сфере заключается в новом видении роли семейного законодательства в регулировании института опеки и попечительства и существенной реорганизации и формировании новых его моделей.

В заключении сформулированы выводы по всем рассмотренным в работе вопросам и проблемам, подведены основные итоги проведенного диссертационного исследования, обобщены его важнейшие результаты.

Основные положения диссертации отражены в следующих публикациях автора:

Научные статьи, опубликованные в изданиях рецензируемых Высшей аттестационной комиссией при Президенте Республики Таджикистан:

1. Холинова, М.М. Опека и попечительство в тексте историко-правовых документов / М.М. Холинова // Вестник педагогического университета. – 2014. – №3 (58-2). –С. 124-128 (0,5 п.л.).
2. Холинова, М.М. Некоторые аспекты современного состояния институтов опеки и попечительство в Таджикистане / М.М. Холинова // Вестник педагогического университета. – 2015. – №1 (62-1). –С. 80-84 (0,5 п.л.).
3. Холинова, М.М. Периодизация развития института опеки и попечительство в истории право Таджикистана / М.М. Холинова // Вестник педагогического университета. – 2015. – №1 (62-2). –С. 41-44 (0,5 п.л.).
4. Холинова, М.М. Рушди қонунгузори оилави шӯравӣ дар шимолӣ Тоҷикистон то тақсмоти миллию ҳудудӣ М.М. Холинова // Ахбори Институту фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи АИ Ҷумҳурии Тоҷикистон – Душанбе,

2018. №4 (0,8)

5. Холинова, М.М. Субъекты опеки и попечительства/ М.М. Холинова // Академический юридический журнал. – Душанбе, 2018. №3 (27). – С 106-111 (0,4)

6. Холинова, М.М. Кодекс о браке и семье Таджикской ССР об опеке и попечительстве // Академический юридический журнал. – Душанбе, 2018. №1 (25). – С.16-20 (0,4)

Научные статьи, опубликованные в других изданиях:

7. Холинова, М.М. Коррупция как негативное явление в обществе / М.М. Холинова // Вестник Ин-та предпринимательства и сервиса. – 2011. – №22. –С 99-103 (0,5 п.л.). – (На тадж. яз.).

8. Холинова, М.М. Проблемы опеки и попечительства в правовой истории Востока и Запада / М.М. Холинова // Сб. науч. тр. Фин.-экон. ин-та Таджикистана. – 2013. – Ч.2. –С. 66-72 (0,4) . – (на тадж.яз.).

9. Холинова, М.М. Некоторые аспекты нормативно-правового регулирования опека и попечительство в Республики Таджикистан / М.М. Холинова // Сб. науч. тр. Фин.-экон. ин-та Таджикистана. – 2013. – Ч.2. – С. 73-78 (0,3 п.л.). – (На тадж.яз.).

10. Холинова, М.М. Понятие опеки и попечительства/ М.М. Холинова // Известия Ин-та философии политологии и права им. А. Баховаддинова АН Республики Таджикистан. – 2014. – №2. – С. 82-84 (0,4 п.л.).

11. Холинова, М.М. Конституционные основы института опеки и попечительства / М.М. Холинова // Конституция – гарантия прав граждан на образование: (материалы науч.-практ. конф., 27 сент. 2014 г. / Ин-т предпринимательства и сервиса. – С 87-91 (0,39).

12. Холинова, М.М. Современное состояние института опеки и попечительства в Таджикистане/ М.М. Холинова // Роль молодёжи в развитии отечественной науки: сб. ст. и тез. Респ. науч.-практ. конф., 22 мая 2015 г.). – С 374-377. (0,30).

13. Холинова, М.М. Конституция - асоси падидаи васоату парасторӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон / М.М. Холинова // Конституция қафолати таъмини ҳуқуқ, озодӣ, манфиатҳои қонунии шахс, давлат ва ҷомеа: (Мавади конфронси илмӣ-назариявӣ бахшида ба 21- солагии қабули Конституция Ҷумҳурии Тоҷикистон(3 ноябри соли 2015, Хоча Оби Гарм). –Душанбе,2016. - С.122-126.

14. Холинова, М.М. Эволюция института опеки и попечительства в годы независимости / М.М. Холинова // Истиклолияти давлатӣ–таҳкимбахши низоми давлатдорӣ миллӣ: (Маҷмӯи мақолаҳои конфронси ҷумҳуриявӣ илмӣ-назариявӣ, 10-12 авг. с. 2016, Авҷ, ВМКБ). –Душанбе, 2016. - С.80-85.

15. Холинова, М.М. Асосҳои конститусионии падидаи васоату парасторӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон/ М.М. Холинова // Маҷмуаи мақолаҳои конференсияи илмӣ-назариявии устодон ва донишҷӯёни Донишқадаи молия ва иқтисоди Тоҷикистон бахшида ба соли оила (21-24 апр. с. 2016). – Душанбе, 2016. - С. 115 – 121.

16. Холинова, М.М. Некоторые вопросы регулирования опеки и попечительства в дореволюционном Таджикистане / М.М. Холинова // Паёми Донишқадаи молия ва иқтисоди Тоҷикистон. -2017. - №1(9). –С.116-120. 0,5 п.л.

17. Холинова, М.М. Правовые основы функционирования института опеки и попечительства в годы Великой Отечественной войны в Таджикистане / М.М. Холинова // Нақши олимони ҷавон дар рушди илм инноватсия ва технология: Дуюми конференсияи дуюми байналмилалӣ илмӣ – амалии олимони ҷавони АИ Ҷумҳурии Тоҷикистон, 11-12 майи с. 2017. -Душанбе, 2017. - С.85-88.

Аннотация

диссертации Холиновой М.М. на тему "Эволюция института опеки и попечительства в истории таджикского права" на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности -12.00.01 Теория и история права и государства; история правовых и политических учений (юридические науки)

Ключевые слова: институт опеки и попечительства, этапы развития, досоветская, советская и современная правовая система, формы устройства детей, методы и способы, субъекты и органы устройства детей, эволюция, модернизация, совершенствование законодательства.

Диссертационная работа М.М. Холиновой посвящена проблеме эволюции института опеки и попечительства в истории таджиков. Данный институт признан одним из институтов семейного права, который, в зависимости от способа и методов осуществления, действует и в современный период.

Целью диссертационной работы является комплексное исследование семейно-правового института опеки и попечительства, его исторической обусловленности, эволюции и динамики, включая его современное состояние и перспективы на будущее.

Автором в ходе научного исследования определено место и значение опеки и попечительства в правовой системе досоветского, советского, а также постсоветского периодов истории таджикской государственности. Проведена периодизация истории функционирования указанного института, выявлены сущность и содержание деятельности данного института.

Впервые в таджикской правовой науке изучены и выявлены факторы, способствовавшие появлению указанного института. На основе богатого материала научного и исторического характера автору удалось определить роль и значение института опеки и попечительства в устройстве и воспитании детей, а также указать конкретные методы и способы его функционирования.

В диссертации проанализированы организационно-правовые основы функционирования института опеки и попечительства, соотношение правового положения его участников, как с точки зрения истории, так и эволюции права в современных условиях.

Данная диссертация является первым историко-правовым исследованием, которое посвящено комплексному изучению проблем, связанных с возникновением, функционированием, периодизацией истории, сущности, содержания, форм и методов устройства детей, лишенных родительской опеки.

В процессе диссертационного исследования использовались общепризнанные методы познания, диалектический и логический методы, а также конкретно-исторический, системный, сравнительно-правовой, формально-юридический методы анализа и др.

Научное и практическое значение диссертации состоит в том, что, как бесценный социальный институт, - опека и попечительство функционируют на протяжении более тысячи лет, играя важнейшую роль в решении проблем устройства детей, лишенных родительской опеки, их воспитании и развитии. Находящийся в процессе своего развития, на сегодняшний день институт опеки и попечительства признан действенным способом принятия ребенка в семью, его воспитания и развития.

Научные выводы диссертации могут быть использованы в совершенствовании законодательства, проведении новых научных исследований, в подготовке учебников и учебных пособий, при проведении спецкурсов и лекций по истории государства и права Таджикистана и сопредельных стран, истории институтов семейного права.

Аннотатсия

ба диссертатсияи Холинова М.М. дар мавзӯи "Таҳаввулоти институти васоят ва парасторӣ дар таърихи ҳуқуқи тоҷикон" барои дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси 12.00.01. назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимоти ҳуқуқӣ ва сиёсӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ)

Вожаҳои калидӣ: мафҳуми институти васоят ва парасторӣ, пайдоиш, моҳият ва мазмун, давраҳои рушд, низоми ҳуқуқии тошӯравӣ, шӯравӣ ва низоми ҳуқуқи муосири тоҷикон, чобачогузории кӯдакон дар оила, усули танзими ҳуқуқи, фарқи вазъи ҳуқуқии иштирокчиёни шаклҳои чобачогузории кӯдакон, таҳаввулот, қабули кӯдак ба оила, тарбия ва инкишофи кӯдак, такмили қонунгузорӣ.

Диссертатсияи мазкур ба масъалаҳои таҳаввулоти институти васоят ва парасторӣ дар таърихи тоҷикон бахшида шудааст. Он ба сифати яке аз институтҳои ҳуқуқи оилавӣ шинохта шуда, дар замони муосир низ бо тарзу усули хосааш амал мекунад.

Мақсади таҳқиқоти диссертатсионӣ таҳқиқи комплекси институти ҳуқуқи оилавии васоят ва парасторӣ, шароити таърихии пайдоишу рушд, таҳаввул ва тағйирёбии он, аз ҷумла ҳолати муосир ва ояндаи он мебошад. Муаллиф дар чараёни таҳқиқоти илмӣ масоили вобаста ба муайян намудани мавқеи васояту парасторӣ дар низоми ҳуқуқи тошӯравӣ, шӯравӣ ва муосири давлатдорӣ тоҷикон, даврабандии таърихӣ, моҳият ва мазмуни амали онро ошкор ва мавриди таҳлили баррасӣ қарор медиҳад.

Муаллиф аввалин маротиба дар таърихи илми ҳуқуқи тоҷик омилҳоеро, ки зарурати таъсиси институти мазкурро ба вуҷуд овардаанд, ошкор ва таҳқиқ кардааст. Муаллиф тавониста, ки дар заминаи адабиёти илмӣ ва таърихӣ мавқеи ин институтро дар чобачокунӣ ва тарбияи кӯдак аниқ қарда, самт ва тарзу усулҳои амалигардонии онро ба таври мушаххас баррасӣ намояд.

Масъалаҳои ташкилӣ-ҳуқуқии вобаста ба таъсис ва амалигардонии институти васоят ва парасторӣ, интиҳоб ва чобачогузорӣ, таносуби вазъи ҳуқуқии иштирокчиёни он аз назари таърихӣ ва рушди ҳуқуқи муосир дар диссертатсия ошкор ва таҳқиқ шудаанд. Диссертатсия аввалин таҳқиқотест, ки аз нуктаи назари таърихӣ-ҳуқуқӣ, воқеан, масъалаҳои вобаста ба пайдоиш, даврабандии таърихӣ, моҳият, мазмун, тарзу усулҳои чобачогузории кӯдакони аз сарпарастии волидайн маҳрумгаштаро, тариқи амалигардонии институти васоят ва парасториро ба таври комплексӣ фаро гирифтааст.

Дар раванди таҳқиқ усули диалектиқӣ, мантиқӣ ва бештар аз ҳама аз усулҳои мушаххаси таърихӣ, мантиқӣ, системавӣ, киёси ҳуқуқӣ, расмӣ ҳуқуқӣ ва усулҳои дигар истифода бурда шудааст.

Аҳамияти илмӣ таҳқиқоти мазкур аз он иборат аст, ки ҳамчун падидаи иҷтимоӣ васоят ва парасторӣ таърихи бисёрҳазорсола дорад ва дар ҳалли масоили чобачогузории кӯдакони аз сарпарастии волидайн маҳрум гашта, тарбия ва рушди онҳо мавқеи хосаро соҳиб гаштааст. Имрӯз дар чараёни ташаккули худ васоят ва парасторӣ яке аз воситаи муҳими қабули кӯдак ба оила, тарбия ва ташаккули вай маҳсуб мегардад.

Хулосаҳои таҳқиқоти илмиро дар такмили қонунгузорӣ, такмили қорҳои илмию таҳқиқотӣ, таҳияи китобҳои дарсӣ, тадриси курсҳои махсус ва лексияҳо аз таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон ва кишварҳои ҳамсоя, таърихи институтҳои ҳуқуқи оила истифода метавон бурд.

Abstract

of the dissertation of Kholinova M.M. on the theme "Evolution of the institute of guardianship and trusteeship in the history of Tajik law" for obtaining the degree of Candidate of Juridical Sciences, specialty -12.00.01 Theory and History of Law and State; history of legal and political doctrines (jurisprudence)

Keywords: the concept of the institute of guardianship and trusteeship, the emergence, nature and content, functioning, periods of development, the pre-Soviet legal system, the Soviet legal system, the modern legal system of Tajikistan, the family arrangements of children, methods of legal regulation, the ratio of the legal status of the participants in the form of children's arrangements, evolution, adoption of a child in the family, upbringing and development of children, improvement of legislation.

The dissertational work of M.M. Kholinova is devoted to the problem of the institution of guardianship and trusteeship in the history of the Tajiks. This institution is recognized as one of the institutes of civil and family law, which, depending on the way and methods of implementation, operates in modern times.

The author in the course of scientific research determined the place and significance of guardianship and trusteeship in the legal system of the pre-Soviet, Soviet, and post-Soviet period of the history of Tajik statehood. The periodization of the historical functioning of this institute is carried out; its essence and content of the activity of this institute are revealed.

For the first time in the legal science of Tajikistan, factors that contributed to the emergence of this institute were studied and identified. Based on the rich material of a scientific and historical nature, the author managed to determine the role and importance of the institution of guardianship and trusteeship in the organization and upbringing of children, as well as the methods of its functioning.

In the thesis, the organizational and legal foundations of the functioning of the institute of guardianship and trusteeship, the choice and forms of the device, the correlation of the legal status of its participants, both from the point of view of history and the evolution of law in modern conditions are disclosed and analyzed.

This thesis is the first historical and legal research that is devoted to a comprehensive study of the problems associated with the appearance, functioning, periodization of the history, essence, content, forms, and methods of arranging children deprived of parental care.

The scientific and practical significance of the thesis is that as an invaluable social institute - guardianship and trusteeship have functioned for more than a thousand years and in the solving of the problems of organization of children deprived of parental care, their upbringing and development have acquired a significant role. In the process of its development, the institute of guardianship and trusteeship have been recognized as an important way of taking a child into the family, educating and developing it.

The scientific results of the thesis can be used to the improvement of legislation, development of new scientific research, preparing textbooks and teaching manuals, conducting special courses and lecture on the history of the state and law of Tajikistan and neighboring countries, the history of institutes of family law.

Поступило в печать 18.10.2018. Подписано в печать
13.11.2018. Формат 60x84 ¹/₁₆. Бумага офсетная.
Гарнитура литературная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 3,2. Тираж 100 экз. Заказ № 390

Отпечатано в типографии ООО "ЭР-граф".
734036, г. Душанбе, ул. Р. Набиева 218.
Тел: (+992 37) 227-39-92. E-mail: r-graph@mail.ru

Бо ҳуқуқи дастнавис

УДК: 340(575.3)

ББА: 67.404

X- 71

ХОЛИНОВА МИЖГОНА МУБОРАКШОЕВНА

**ТАҲАВВУЛОТИ ИНСТИТУТИ ВАСОЯТ ВА ПАРАСТОРӢ ДАР
ТАЪРИХИ ҲУҚУҚИ ТОҶИКОН**

**Ихтисос: 12.00.01 – назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат;
таърихи таълимоти ҳуқуқӣ ва сиёсӣ
(илмҳои ҳуқуқӣ)**

АВТОРЕФЕРАТИ
диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои
ҳуқуқшиносӣ

Душанбе – 2018

Диссертатсия дар Шӯбаи таърихи давлат ва ҳуқуқи Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А. Баҳоваддинови Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷро гардидааст.

Рохбари илмӣ: **Ҳамроев Шухрат Садирович** - номзади илмҳои ҳуқуқ, дотсент, мудири кафедраи Муруфияи ҷиноятӣ ва криминалистикаи Донишгоҳи славянии Тоҷикистону Русия

Мушовири илмӣ: **Буризода Эмомалӣ Бозор** - доктори илмҳои ҳуқуқ, дотсент, мудири Шӯбаи таърихи давлат ва ҳуқуқи ИФСХ-и АИ ҶТ

Муқарризони расмӣ: **Ализода Зариф** - доктори илмҳои ҳуқуқ, Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон;

Ҳайруллоев Фаррух Сайфуллоевич - номзади илмҳои ҳуқуқ, дотсенти кафедраи ҳуқуқ ва хизмати давлатии Донишқадаи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

Муассисаи тақриздиханда: Академияи Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Ҳимояи диссертатсия 08-уми феввали соли 2019 соати 14:00 дар ҷаласаи Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-002-и назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (734025, ш. Душанбе, кӯч. Буни Ҳисорак, толори шӯрои олимони факултети ҳуқуқшиносӣ) баргузор мегардад. Бо диссертатсия дар сомонаи www.tnu.tj ва китобхонаи марказии илмии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон метавон шинос шуд.

Автореферат "___" _____ 2018 тақсим гардид.

Котиби илмии Шӯрои диссертатсионӣ,
доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ,
профессор



Азиззода У.А.

ТАВСИФИ УМУМИИ КОР

Мубрам будани мавзӯи таҳқиқот. Халқи тоҷик дар аксари соҳаҳои ҳаёти иҷтимоӣ таҷрибаи пураарзиши таърихӣ андӯхтааст. Идомати истифодабарии он дар марҳилаи муосири рушди давлатдорӣ тоҷик вазифаи кулли ҷомеа ва алалхусус олимони тоҷик мебошад. Ба андешаи Пешвои миллат, Президент Эмомалӣ Раҳмон барҳақ: "Донишони таърих на танҳо ба хоҳири ҳуди гузашта лозим аст, он шабеҳи як кутбнамо барои муайян намудани роҳи минбаъдаи миллат, дарёфтани раванду тамоюлоти нав дар роҳи рушди ҳар давлатдорӣ кӯмак мерасонад"¹. Ин суҳанонро ба раҳбарӣ гирифта, метавон гуфт, ки таҳқиқи масоили таърихӣ ҳуқуқи марбути институти васоят ва парасторӣ аҳамиятноку ҳама мубрам аст. Таҳаввули ин институт, ҳолати муосиру дурнамои он аҳамияти бузурги илмӣ доранд.

Сабаб он аст, ки вақтҳои охир масъалаҳои васоят ва парасторӣ мавзӯи баҳсҳои зиёд гаштаанд. Онҳо дар сатҳи касбии ҳуқуқӣ ва ҳам дар сатҳи ҷамъиятӣ ва шахравандӣ сатҳҳои гуногун, аз ҷумла сатҳи назариявӣ-илмӣ мегузаранд. Васоят ва парасторӣ ин ҷобачоқунии кӯдаконест, ки бе парастории падару модар мондаанд. Баробари рушди ҷомеа институти мазкур такмил меёбад, маъхазҳои ҳатти давлатҳои қадимаи Шарқу Ғарб гувоҳи ин аст, гарчанде аз замони қадим то мо маълумоти кам дар бораи нигоҳубини кӯдакони бе парастории волидон монда омада расидааст. Зимнан таҳкурсии анъанаи ғамхорӣ дар ҳаққи заифону мустаҳиқон ҳанӯз дар замони ҷомеаи ибтидоӣ гузашта шудааст. Ҳамаи ин тавачҷуҳи зиёди муарихонни ҳуқуқро ба масъалаҳои фаъолияти институти васоят ва парасторӣ муайян намуд.

Дар таърихи Тоҷикистонитилооти куҳантарин дар бораи фаъолияти институти мазкур, дар бораи ҷобачоқуни тарбияи кӯдакон дар оила, инчунин дар бораи шароити таъйини васоят ва парасторӣ ба аҳди Ҳахоманишиён (550-330/329 то м.) рост меояд. Маҳз ба ҳамин сулола гузаронидани ислоҳоти кулли давлатдорӣ муяссар шуд, ки дар натиҷаи он васоят ва парасторӣ хусусияти институтсионалӣ гирифтанд. Аз ислоҳотгарони давлатӣ дар навбати аввал Куруш ва Дорони Кабирро номбар метавон кард, ки ислоҳоти маҷмӯии ҳаёти ҷамъиятӣ, аз ҷумла масъалаҳои тарбия ва шаклҳои кумак ба кӯдакони муҳтоҷи парасториро доир намуданд. Аммо дар давраи мазкур дар бораи мавҷудияти институти васоят ҷуноне ки имрӯз ҳаст, ҳарф задан барвақттар аст. Ҳамин тавр, аз давлати Ҳахоманишиён то аморати Бухоро институти васоят ва парасторӣ масъалаҳои ҷобачоқунии танҳо кӯдакони муҳтоҷи парасториро ҳал мекард.

¹ См.: Раҳмонов Э.Ш. Таджики в зеркале истории. От Арийцев до Саманидов. Лондон, 2000. Кн. 1. С.127.

Таърихи ташаққули институти васоят ва парасторӣ аз ин ҷиҳат нодир аст, ки дар он аз замони зардуштия, сипас паҳншавии ислом ва замони шӯравӣ якҷанд маротиба равиши танзими ҳуқуқии он тағйир ёфтааст. Ин боиси фаҳмиши соддаи ин институт дар таърихи ҳуқуқи Тоҷикистон гардид. Огози марҳилаи муосири рушди институти васоят ва парасторӣ дар таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон бо раванди пошхӯрии ИҚШС ва соҳибистиклол шудани ҷумҳури алоқаманд аст. Қобили қайд аст, ки халқи тоҷик тавонист ҳам хуввияти милли, ҳам фарҳанги хосу ғанӣ ва ҳам ҷаҳди озодиву истиқлолашро, ки соли 1991 ба даст оварда, нигоҳ дорад. Имрӯз Тоҷикистон давлати иҷтимоии дорои иқтисоди бозории рӯ ба тараққист. Аммо ин тамоман чунин маъно надорад, ки дар ҷун давлатии иҷтимоӣ Тоҷикистон мушқилот вучуд надорад. Дар ҳар давлат мушқилоти кӯдакону ноболиғони ятиму бепарастору бевасоятмонда ҳамеша аз масъалаҳои муҳим, тезтунд ва баҳсбарангез буданду ҳастанд. Ин табиист, зеро ятимону бе васояту парасторӣ мондагон ҳамеша аз гурӯҳҳои иҷтимоии ҷимояи заифдошта ба шумор мераванд.

Дар заминаи навиштаҳои болозикр ва бо дарназардошти набудани таҳқиқоти алоҳидаи комплекси бахшида ба масоили пайдоиш ва рушди институти ҳуқуқи оилавии васояту парасторӣ дар таърихи ҳуқуқи Ҷумҳурии Тоҷикистон, чунин мепиндорем, ки масоили мазкур на танҳо аҳамиятноку мубрам аст, балки то ба ин ҳол ҳалношуда боқӣ мондааст.

Робитаи кор бо барномаҳо (лоиҳаҳо) ва мавзӯҳои илмӣ. Диссертацияи мазкур дар ҷаҳорчӯбаи нақшаи панҷсолаи илмию таҳқиқотии ИФСХ-И АИ Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавзӯи "Маҳсулиёти амали институтҳои ҳуқуқӣ дар таърихи давлатдорӣ тоҷикон: таърих ва марҳилаи муосир (с.с.2013-2017.)" ва мавзӯи "Нақши институтҳои давлатдорӣ ва ҳуқуқи шӯравӣ дар ташаққул ва рушди Ҷумҳурии соҳибистиклоли Тоҷикистон (с.с.2018 - 2022.)" амалӣ гаштааст.

Дарачаи омӯзиши илмӣ мавзӯ. Бояд гуфт, ки дар илми таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон таҳқиқи комплекси илмие, ки таҳаввулу рушди (динамикаи) институти васоят ва парасториро мавриди омӯзиш қарор дода бошад, вучуд надорад. Баъзе паҳлӯҳои ин масъаларо дар асарҳои худ олимони ҳуқуқшиноси Тоҷикистон Ф.Т. Тоҳиров, О.У. Усмонов, Э.Б. Буризода, А.Ф. Холиқзода, Г.С. Азизкулова, М.С. Ҳайдарова, Р.Ш. Сотиволдиев, И.Д. Сафаров, С.Н. Тағоева, Ф.А. Абдуллонов баррасӣ кардаанд. Махсусан дар асарҳои академик М.А. Маҳмудзода масоили кунунии рушди ин институт хеле равшану возеҳ таъкид ва таҳлилу баррасӣ гардидааст.

Дар Федератсияи Россия ва кишварҳои ИДМ масъалаҳои васоят ва парасторӣ дар асарҳои олимони С.С. Алексеев, К.И. Батир, М.А. Барт, В.Г. Графский, П.Н. Галазна, М.Н. Марченко, И. Новитская, В.С. Нерсисянтс,

С.А. Калинин, О.Э. Лейтс, Ф. Киселев, З.М. Шатин, О.А. Омелченко, А.Г. Периханян, Л.Р. Сюкиййнен, А.Г. Саидов ва дигарон таҳқиқ шудаанд.

Асосҳои назариявии таҳқиқотро асарҳои олимони зерин дар соҳаи таърих ва назарияи ҳуқуқ ва давлат, ҳуқуқи граждани, ҳуқуқи оилавӣ, фалсафа, сотсиология ва дигар илмҳои ташкил медиханд, аз ҷумла асарҳои М.В. Антокольская, Г.С. Азизкулова, А.А. Аъзамхоҷаев, С.Н. Братусь, О.А. Бондаренко, К.Э. Босворт, А.М. Беляков, Л.П. Белковец, В.В. Белковец, Э.Б. Буризода, Л.С. Василийев, В.Г. Графский, Б.Ф. Гафуров, И.Г. Гаффорзода, М. Дрезден, М.Н. Марченко, Л.Ю. Михеева, Ш.М. Менглиев, М.А. Маҳмудзода, Р.Г. Матушевский, В.Г. Луконин, В.А. Лившиц, М. Капустин, А.П. Косицин, М.А. Коростовтсев, И.С. Катспелсон, Т.В. Кашанин, Г.М. Керимов, Н.А. Қрашенинников, В.И. Кузишина, Н.Б. Новитский, В.С. Нерсисянтс, Э.С. Насриддинзода, Н.Н. Немагов, А.М. Нечаева, Е.А. Суханов, А.П. Сергеев, Р.Ш. Сотиволдиев, И. Сафаров, А.Х. Саидов, Г.М. Свердлов, Ю.К. Толстой, Ф.Тоҳиروف, К.Д. Тюрин, Ю.П. Титов, О.И. Исаев, О.И. Чистяков, О.А. Жидков, Л.М. Пчелинтсев, А.Г. Периханян, А.К. Рзаев, З.М. Черниловский, А.Ф. Холиқзода, В. Тишенко, Ю. Якубов, Р. Шарл, ва дигарон.

Объект таҳқиқотии диссертатсиониро муносибатҳои ҷамъиятии марбути қонуниятҳои ташаккул ва рушди институти васоят ва парасторӣ, ҳамчун намуди ҷобачокунии қудаконе мебошад, ки аз парастории волидон маҳрум шудаанд.

Предмети таҳқиқот хусусиятҳои ташаккул ва рушди қонунгузорӣ ва амалияи фаъолияти институти васоят ва парасторӣ дар Тоҷикистони замони тошӯравӣ мебошад.

Асосҳои меъёрии таҳқиқотро: Конститутсияи Тоҷикистон, кодексҳои граждани ва оилаи қонунҳои шӯравӣ ва пасошӯравӣ, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд", қарорҳои пленуми Суди олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои ҳуқуқи байналмилалӣ дар соҳаи ҳуқуқи қудак, инчунин сарчашмаҳои дигари меъёрие, ки муносибатҳоро дар соҳаи фаъолияти институти васоят ва парасторӣ танзим менамоянд.

Мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот. Мақсади таҳқиқоти диссертатсионӣ таҳқиқи комплекси институти ҳуқуқи оилавии васоят ва парасторӣ, шароити таърихии пайдоишу рушд, таҳаввул ва тағйирёбии он, аз ҷумла ҳолати муосир ва ояндаи он мебошад.

Бо мақсади расидан ба ҳадафҳои гузошташуда вазифаҳои таҳқиқотии зеринро иҷро намудан зарур аст:

1) бо истифода аз усулҳои умумилмӣ ва махсуси ҳуқуқӣ кушодани мафҳуми институти васоят ва парасторӣ ва ошкор намудани заминаҳои таърихию ҳуқуқии ташаккулёбии он;

2) мушаххас намудани давраи пайдоиши институти мазкур ва марҳилаҳои асосии ташаккули он;

3) баррасӣ намудани хусусиятҳои ташаккули институти васоят ва парастӣ дар низоми ҳуқуқи авастой;

4) шарҳ ошкорнамудани хусусиятҳои институти васоят ва парасторӣ дар давраи паҳншавии ислом;

5) тавсифи раванди рушди институти таҳқиқшаванда дар таърихи ҳуқуқи Тоҷикистони шӯравӣ ва пасошӯравӣ;

6) ошкор намудани тамоюли рушди ин институт ва хусусиятҳои ислоҳоти он дар Тоҷикистони муосир;

7) таҳия кардани пешниҳодҳо оид ба такмили қонунгузорию Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи мавриди таҳқиқ.

Методология ва усулҳои таҳқиқот. Дар раванди таҳқиқи диссертатсионӣ мо ба усулҳои умумиэътирофшудаи илмӣ, пеш аз ҳама усули диалектикӣ ва усулҳои муосири бар он асосёфтаи умумиилмӣ, мантиқӣ ва хусусии илмӣ, ки илму амалияи ҳуқуқшиносӣ таҳия намудаанд, таъя намудем. Дар рисола, бештар аз ҳама аз усулҳои мушаххаси таърихӣ- ҳуқуқӣ, мантиқӣ, системавӣ, кийёси ҳуқуқӣ, расмий ҳуқуқӣ ва усулҳои дигар истифода бурда шудааст.

Навгонии илмӣ таҳқиқот иборат аз ин аст, ки нахустин бор дар илми ҳуқуқшиносии Ҷумҳурии Тоҷикистон кӯшиши таҳқиқи комплекси таърихи яке аз шаклҳои ҷобачокунии оилавии кӯдакони аз парастории волидон ва васоят маҳруммонда, институти васоят ва парасторӣ, дар заминаи таҳлили системавии хусусиятҳои мушаххаси таърихӣ ва расмию мантиқии танзими ҳуқуқии институти васоят ва парасторӣ ва бо мақсади такмили фаъолияти он, анҷом дода шудааст.

Ба ҳимоя навгонии зерин пешниҳод карда мешаванд:

1) васоят ва парасторӣ чун институти мустақили ҳуқуқ яке аз шаклҳои асосии ҷобачокунии кӯдаконе, ки аз парастории волидон маҳрум гаштаанд; ин соҳаи махсуси фаъолияти инсон аст, ки бо мафҳуми интихоби шакли ҷобачокунӣ ва тарбияи кӯдакони бе парастории волидон монда дар сохти ҷамъияти авлодӣ рабт дорад - вақте, ки ҳуди ин таҷрибаи ханӯз нисбатан содда буд. Бо мурури замон таҷрибаи мазкур такмил ёфта барои ба институти мустақили ҳуқуқи оилавӣ табдил ёфтани васоят ва парасторӣ замина фароҳам омад;

2) муқарраршавии меъёрҳои ҳуқуқӣ ва муносибатҳои дахлдор оид ба тарбия ва ғамхорӣ дар ҳаққи кӯдакони یتим, инчунин омилҳои иҷтимоию истеҳсолии рушди ҷомеа ба фаъолият ва такмили институти васоят ва парасторӣ такони ҷиддӣ бахшиданд. Васоят ва парасторӣ василаи махсусе гардидааст, ки фаъолияти муътадил ва қонъгардони манфиатҳои

ичтимоии ғамхоронаву муфид, талаботи ҷамъиятиро оид ба ҷобачокунию тарбияи кӯдакони ятим таъмин менамояд;

3) меъёрҳои оид ба васоят ва парасторӣ дар низоми ҳуқуқи зардуштӣ, исломӣ, шӯравӣ ва пасошӯравии Тоҷикистон пешбинӣ шудаанд. Зимнан мақому мазмуни онҳо, бинобар фарқияти принсипу вазифаҳои ин институт аз институтҳои дигари ҳуқуқи оилавӣ, гуногун буданд;

4) дар ибтидои таърихи давлатдорӣ ва ҳуқуқи тоҷик тарзу усулҳои муқаррарнамоии васою парастории кӯдакон бештар тавассути ҳуқуқ о ва урфу одати динӣ танзим карда мешуданд. Қонунҳои дунявӣ дар ин соҳа пас аз ташкили Тоҷикистони шӯравӣ мавриди татбиқ қарор гирифтанд. Ҳолати муосири ин институт танҳо қисме аз натиҷаи таҳаввули пешини ҳуқуқ аст. Дар ин ҳол метавонем дар бораи таъсири қонуниятҳои даврони авастой, исломӣ, шӯравӣ ва пасошӯравии рушди институти васоят ва парасторӣ ба ташаккули таърихии ин институт суҳан ғӯем;

5) таъсири ҳуқуқи авастой ба рушди институтҳои муносибатҳои оилавию издивоҷ, инчунин ташкили институти иҷтимоию ҳуқуқи васоят ва парасторӣ хеле бузург аст. Дар аҳди зардуштия нигоҳубин ва тарбияи кӯдаконе, ки аз парастории падару модар маҳрум мондаанд, ё муқаррар-адолатикунии васою парасторӣ барои онҳо изҳори бошӯронаи некии инсон, таҷассуми мафҳуми "некӣ" дар муносибатҳои оилавию издивоҷ буд. Ин комилан фаҳмоӣ, зеро "Авасто" мефармуд, ки ташкили оила, тарбияи кӯдаконроталаб мекард, ва ин дар оини зардуштӣ чун ифодаи некӣ арзёбӣ мегардид;

6) дар ҳуқуқи мусулмонӣ институти "ал-қафола" – "зери парастории худ гирифтани ятим" ҳамеша чун кирдори шоистаи мусулмон ҳисобида мешуд. Дар ҳуқуқи мусулмонӣ шакли принципҳои зерини васоят муайян шудаанд: а) васоят нисбати ноболиғон, ноқисулақлони ин ё он ҷинс, инчунин барои расонидани ёрӣ ба зани болиғу солимақд, ҳангоми бастанӣ аҳдномаи никоҳ муқаррар карда мешавад; б) нисбати ноболиғ ба мақсади тарбия кардани ӯ; в) васоят нисбати амволи шахси ноболиғ. Васоят ва парасторӣ институти ягона ба шумор мерафтанд;

7) ташаккули институти васоят ва парасторӣ дар марҳилаҳои гуногуни рушди давлат ва ҳуқуқ ба андозаи муҳим аз танзими муносиби иҷтимоию меъёрӣ вобастагӣ дошт. Дастоварди бузурги соҳаи ташаккули меъёрии ҳуқуқи институти васоят ва парасторӣ дар Тоҷикистони шӯравӣ ташкили заминаи устувори ҳуқуқӣ гардид, ки он ба иҷрои се вазифаи вобастаи ҳам нигаронида шуд: а) таҳкими қонунӣ ва муқаррар кардани институти васоят ва парасторӣ дар тамоми қаламрави ИҶШС; б) эҷоди шароити мусоид ва кумак дар ҳалли вазифаҳои ҷобачокунӣ ва тарбияи кӯдаконе, ки бе парастории падару модар мондаанд; в) ҳимояи ҳуқуқи ноболиғон (ятимон, бепара-

сторон) ва кӯдакони ғайри қобили амал (кӯдакони ғайри қобили амал, ноқисулақл ё бемори рӯҳӣ), ё шахсони пурра ғайри қобили амал;

8) пас аз истиқлолият дар Тоҷикистон иқдоми мақсаднок ҷиҳати ислоҳоти қонунгузорию оила анҷом дода шуданд. Чунончӣ, як қатор санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқие қабул карда шуданд, ки ҷавобгӯи принципу меъёрҳои стандарти байналмилалии Ҳимояи ҳуқуқи инсон ва муқаррароти Конвенсияи ҳуқуқи кӯдак мебошанд. Чун шакли тибқи Конститутсия қафолат додашудаи ҷобачокунии кӯдакони бе парастории падару модар монда, Кодекси оилаи ҚТ беш аз санадҳои дигар муқаррароти оид ба ташкил ва фаъолияти институти васоят ва парасториро мустақкам намуд. ҚО ҚТ васити самараноктарин аст, ки ба татбиқи мавзуну одилонаи Ҳимояи ҳуқуқи кӯдакони бе парастории падару модар монда мусоидат мекунад;

9) Барои давлат ҷалб намудани тавачҷуҳи аҳли ҷомеа ба соҳаи васоят ва парасторӣ, хусусан ба ҷиҳатҳои ҳуқуқии институти мазкур, хеле муҳим аст. Дар марҳилаи кунунии рушди Тоҷикистони соҳибистиқлол ин қомилан табиист. Дар ин марҳила бояд ба ҳамкории мақомоти давлатӣ ва ҷомеаи шахрвандӣ, ки яққоя дар ҳалли масъалаҳои ҷобачокунии кӯдакони бе парастории волидон монда иштирок менамоянд, аҳамияти бештар дода шавад;

9) Дар Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон меъёрҳои оид ба имконияти таъйини яққанд васӣ барои як шахс, ё як васӣ барои яққанд шахс вучуд надорад. Дар робита бо ин, мо пешниҳод мекунем, ки моддаи дахлдор ба Кодекси оила ё Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид карда шавад. Бо мақсади тайини босифати мақоми васии пешбинишаванда ба Кодекси оилаи ҚТ моддаи алоҳида бо нишон додани мақоми (статуси) "Васии (парастори) поквичдон ва васии (парастори) "бевиҷдон" дохил карда шавад.

Аҳамияти назариявӣ ва амалии қор. Муқаррароту ҳулосаҳои назариявии диссертатсияро дар таҳқиқоти илмии соҳаи таърихи институти ҳуқуқи оилавии васоят ва парасторӣ, инчунин дар раванди тадриси фанни ҳуқуқи оила, таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон ва таърихи давлат ва ҳуқуқи мамлакатҳои хориҷӣ истифода бурдан мумкин аст.

Аҳамияти амалии қори илмиро ин муайян мекунад, ки маводу далелҳои онро дар раванди таълим дар муассисаҳои таҳсилоти олии, инчунин зимни тақмили меъёрҳои ҳуқуқии амалкунанда дар соҳаи фаъолияти институти васоят ва парасторӣ истифода метавон истифода бурд.

Саҳми шахсии докталаби дарёфти дараҷаи илмӣ дар гузориш ва таҳқиқи ҳамаи вазифаҳои гузошташуда дар ҷаҳорҷубаи диссертатсия, таҳлил ва тафсири ҳулосаҳои бадастомада, ки дар мақолаҳои илмӣ ва диссертатия дарҷ ёфтаанд, дида мешавад. Муаллиф дар диссертатсия мафҳум, таҳаввулоту таърихӣ, даврандӣи рушди институти васоят ва парасторӣ таҳқиқ кардааст. Инчунин, ошқор намудани махсусиятҳои танзими ҳуқуқии институти васоят ва парасто-

риро дар марҳилаҳои гуногуни таърихӣ саҳми муаллиф дар таҳқиқи мавзӯ ба шумор меравад.

Тасвиби натиҷаҳои таҳқиқот. Диссертатсия дар Шӯъбаи таърихи давлат ва ҳуқуқи Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А.Баҳоваддинови Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия, муҳокима ва барои ҳимоя тавсия шудааст. Он инчунин аз ҷониби кафедраи ҳуқуқи инсон ва ҳуқуқшиносии муқоисавии ДМТ ба ҳимоя тавсия шудааст.

Оид ба мавзӯи диссертатсия муаллиф 17 мақолаи илмӣ, аз ҷумла 6 мақола дар маҷаллаҳои тавсиянамудаи ҚОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таъби расонидааст.

Нуктаҳои асосии таҳқиқот:

- дар семинарҳои махсуси назариявӣ-методи Шӯъбаи таърихи давлат ва ҳуқуқи ИФСХ АИ Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 2012 - 2018);

-дар конференсияи байналмилалӣ "Нақши олимони ҷавон дар рушди илм, навоарӣ ва технологияҳои нав", бахшида ба 25 солагии Истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор намуд (ш.Душанбе, 19 – 20 майи с.2016);

- Дар конференсияи дуҷуми байналмилалӣ "Нақши олимони ҷавон дар рушди илм, навоарӣ ва технологияҳои нав", ки Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор намуд (ш.Душанбе, 25 майи с.2017);

- дар конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ "Конститутсияи кафили таъмини ҳуқуқ, озодӣ ва манфиатҳои шахсият, давлат ва ҷомеа", ки ИФСХ АИ Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Иттифоқи касабаи маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор намуд. (Хоча Оби Гарм, 3 ноябри с.2015);

-дар конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ амалии "Истиқлолияти давлатӣ – таҳкимбахши низоми давлатдорӣ миллии", ки ИФСХ АИ Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Иттифоқи касабаи маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор намуд.(ВМКБ, Авҷ, 10 – 12 августи с.2016).

Соҳтор ва ҳаҷми диссертатсия. Соҳтори диссертатсия вобаста ба мақсад, вазифа ва мантиқи таҳқиқот, зарурати баҳодихии воқеии илмӣ ва ҷамъбасти мавод аз муқаддима, се боби фарогири ҳафт зербоб, хулоса ва рӯйхати адабиёти истифодашуда иборат мебошад.

МУҲТАВОИ АСОСИИ ҚОР

Дар муқаддима мубрамияти мавзӯи таҳқиқот асоснок карда шуда, дараҷаи омӯзиши он, объект, мавзӯ, мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот, асосҳои методологӣ, назариявӣ, заминаҳои меъёрӣ, навгонии илмӣ ва нуктаҳои илмӣ ба ҳимоя пешниҳодшаванда, аҳамияти назарӣ ва амалии диссертатсия

муайян карда шудааст, ҳамзамон тасвиби натиҷаҳои таҳқиқот ва сохтори диссертатсия баён гардидаанд.

Боби аввали қор **"Тавсифи умумӣ ва даврбандии рушди институти васоят ва парасторӣ дар таърихи ҳуқуқи тоҷикон"** фарогири ду зербоб аст.

Дар зербоби якум **"Мафҳум ва заминаҳои таърихӣ-ҳуқуқии ташаққули институти васоят ва парасторӣ дар таърихи ҳуқуқи тоҷикон"** қайд шудааст, ки мафҳуми "васоят ва парасторӣ" дар урфият ба маъноҳои гуногун истифода мешавад. Дар ин робита, дар асоси таҳлили назари олимони ҳуқуқшиносии ҳулоса карда мешавад, ки институти васоят ва парасторӣ институти намоёндагӣ аз ноқолигон ва шахсони ғайри қобили амалу муҳтоҷ, маҳз ҳамин шакли намоёндагист ва ин як тарзу равиши ҷабронкунии қобилияти амал ва ҳимояи ҳуқуқи мановеи ноқолигону шахсони ғайри қобили амал ё қобилияташон маҳдуд мебошад.

Васоату парасторӣ падидаи ҳуқуқи граждани, оилавӣ, маъмурӣ ва муқофавии граждани аст. Аммо соҳаи баргари ҳуқуқ зимни танзими институти васоят ва парасторӣ ин ҳуқуқи оилавӣ ва ҳуқуқи гражданист, чунки васоят ва парасторӣ мавзӯи баррасии муносибатҳои оилавӣ ва ҳам дар умум граждани буда ҳафт. Сабаби чунин вазъи мансубияти соҳавии институти мазкур дар ин аст, ки ҳуқуқи граждани муқаррароти умумии институти васоят ва парасториро муайян мекунаду ҳуқуқи оилавӣ - ҳолатҳои нисбатан мушаххаси онро. Дар ин робита назари академик М. Маҳмудзода муҳим аст, ки навиштаанд: "Ҳуқуқи оилавӣ, граждани ва маъмурӣ предметҳои худ ва робитаи ҳоси худро бо муносибатҳои васоату парасторӣ доранд, аммо ҳар кадомашон ин муносибатҳоро алоҳида танзим мекунад"¹. Бо қониндорӣ аз ақидаи академик М. Маҳмудзода, дар рисола таъкид карда мешавад, ки воқеан институти васоят ва парасторӣ муносибати ҳуқуқии комплексиест, ки асосанро меъёрҳои танзими ҳуқуқи граждани, оилавӣ, маъмурӣ ва дигар соҳаҳои марбутани ҳуқуқ ташкил медиҳанд. Аз ин бармеояд, ки таҳлили муайянкунии мафҳуми "васоят ва парасторӣ" калиди исботи таърих ва марҳилаҳои ташаққулу рушди он ҳамчун шакли қобачоқунии қӯдақони бе парастории падару модар монда ва ҳам таҳаввулоти ин институт мебошад. Зеро институти васоят ва парасторӣ аз шаклҳои қадимтарини қобачоқунии қӯдақон буда, аз даврҳои оилаи патриархали (падарсолорӣ) маълум аст.

Зимнан, меъёрҳои ҳуқуқӣ, омилҳои иҷтимоӣ иқтисодӣ ва истехсолии ҳамроҳи он ба рушди қамъият таъсири бузург расонда, он дар навбати худ

¹ Маҳмудов М., Худоёров Б. Семейное право Республики Таджикистан: учеб. пособие. Душанбе: ЭР-граф, 2015. С.436 (на тадж.яз.).

боиси такмили институти васоят ва парасторӣ гардидааст. Яъне, бо пайдо шудани ҳуқуқ ва давлат васоят ва парасторӣ на танҳо мақоми иҷтимоию ҳуқуқиро касб кард, балки василаи махсусе гардид, ки раванди муътадили қоньгардонии манфиатҳои аз ҷиҳати иҷтимоӣ муфиди ҷамъиятро оид ба тарбияи кӯдакону ятимон таъмин менамояд.

Дар ин робита, дар диссертатсия қайд карда мешавад, ки дар таърихи Тоҷикистон тарзу шаклҳои васоят ва парастории кӯдаконро бештар меъёрҳои динӣ, урфу одаг ва анъанаҳо муқаррар мекарданд. Қонунҳои дунявӣ дар ин соҳа танҳо пас аз ташкили Тоҷикистони шӯравӣ мавриди таъбиқ қарор дода шуданд.

Дар зербоби дуюм **"Даврабандии рушди институти васоят ва парасторӣ дар таърихи ҳуқуқи тоҷикон"** қайд мегардад, ки институти васоят ва парасторӣ маҳсулу шакли ҷобачокунии кӯдаконест, ки бе парастории падару модар мондаанд. Ҳолати муносири он натиҷаи қисман таҳаввули таърихии ҳуқуқ аст. Дар ин робита баррасии рушди институти васоят ва парасторӣ аз нуқтаи назари *таърихӣ ва ҳуқуқӣ* заминаи муҳими даврабандӣ ва ченаки асосноки даврабандии он дар таърихи ҳуқуқи Тоҷикистон мебошад.

Вобаста ба ин ҷанбаи таҳқиқот тазаккур бояд дод, ки дар адабиёти ҳуқуқӣ даврабандиҳои гуногуни рушди институтҳои таърихиро ҳуқуқӣ дар таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон дар заминаи ченакҳои "сохти ҷамъиятӣ", "тамаддун", "сулола" ва аломатҳои дигар таҳия шудаанд.

Бо таваҷҷуҳ ба ин, муаллиф мо нуқтаи назари тамаддуниро муносибтар мешуморем, ки тибқи он чунин даврабандии институти васоят ва парасторӣ дар таърихи Тоҷикистон пешниҳод карда мешавад: а) давраи авестой; б) давраи исломӣ; в) шӯравӣ; г) пасошӯравӣ.

Аммо аз сабаби набудани иттилооти, ки бо маводи илмӣ собит шудааст, муаллиф дар назди худ вазифаи ҳамроҳ кардани давраи тодавлатии фаъолияти институти васоятро парасториро нагузошт. Зимнан бояд дар назар дошт, ки дар давраи тодавлатӣ (тозардуштӣ) ғамхорӣ дар ҳаққи кӯдакон хусусияти интихобӣ дошту танҳо ба кӯдаконе раво доништа мешуд, ки бинобар сабабҳои гуногун бе парастории падару модар мондаанд.

Боби дуюм "Марҳилаҳои рушди институти васоят ва парасторӣ дар таърихи тоҷикон" аз се зербоб иборат аст.

Дар зербоби аввали ин боб **"Институти зардуштии васоят ва парасторӣ"** сабабҳои такмили институти васоят ва парасторӣ дар аҳди зардуштия ошкор ва таҳлил карда шудаанд. Ҳангоми таҳлили ин масъала қайд карда мешавад, ки "Авасто" сарчашмаи асосии ҳуқуқи даврони зардуштия мебошад. Аз ҷиҳати мазмун ин китоби динӣ зардуштӣ на танҳо сарчашмаи маърифати дарки сохтиорӣ ҷамъиятӣ, институтҳои ҳуқуқии кишварҳои Ховари Наздику Миёна, балки дастоварди мушта-

раки фарҳанги инсоният аст, ки шартан фарҳанги ҳуқуқи авастой ном гирифтааст.

Тасвири пурратари сохтители чамбиятӣ ва институтҳои ҳуқуқиро Вандидод мидиҳад, ки аз бистуду фарғард (боб) иборат аст. Аслан, ин қисми муҳимтарини Авастост, ки дар он масъалаҳои ҳуқуқи граждани, муносибатҳои оилавию никоҳ, чиноят ва ҷазо баррасӣ шудаанд. Дар қисми қадимии Авасто, ба ғайр аз Вандидод 13 меъёри ҳуқуқӣ ҳаст, ки муносибатҳои оилавию никоҳро танзим мекунанд. Ин меъёрҳо ба масъалаҳои никоҳ, маҳдудкунии ҳуқуқу озодиҳои мардону занон вобаста ба вазъи оилавӣ ва масоили дигар бахшида шудаанд. Бояд гуфт, ки Авесто зарурати ташкили оила, тарбияи фарзандонро таъкид намуда, инро афзоиши нерӯи некӣ медонад.

Ба фикри муаллиф, аҳди Сосониён замони шуқуфой дар таърихи рушди ҳуқуқи зардуштӣ мебошад. Мутобиқи қонуни судии Сосониён се усули таъйини васӣ вучуд доштааст: 1) *vasii "tabii"*, *sardar I butak*; 2) *vasii "tibqi vasiatnoma"*, ё худ *"vasii masdiquuda"*, *sardar I kartak*; 3) *vasii "ta'yinniavanda"*, *sardar I gumartak*.

Васиро аз байни шахсони қобили амал таъйин мекарданд, яъне танҳо шахсони болиғ (бо дархости агнати қобили амали сардори ҷавиди оила ё ғайри иродаи вай) васӣ шуда метавонист, ва дар ин маврид зардуштиён ҳуқуқи бартар доштанд. Нуктаи асосӣ ҳангоми таъйини васӣ - бартарӣ ба ҳокимияти падар, сардори хонавода (ҳешутабории агнатӣ) дода мешуд. Дар сурати набудани охири, васиро аз миёни ҳешони коғнат (хунӣ)-и тарафи модар таъйин мекарданд.

Нуктаи муҳим ин музнок будани ҷаъолияти васӣ аст, хусусан васии "таъйиншуда", чунки тибқи ҳуқуқи авастой, ба васӣ надодани музди барояш таъйингардида асоси қатъи васоят шуда метавонист. Ба ғайр аз ин, ҳуқуқи авастой ба шахси дигар додани ваколати васиро ҳам пешбинӣ мекард (масалан, дар сурати ба муддати дароз аз маҳалли зисти тарбиятгиранда баромада рафтани васӣ).

Ҳангоми баррасии қатъшавии ваколати васӣ муаллиф қайд мекунад, ки тибқи ҳуқуқи авастой муҳлати ваколати васӣ ба синну сол ва чинси зервасоят гуногун мешуд. Васояти писарбача бо расиданаш ба синни балоғат қатъ мегардид, ва он гоҳ аз ӯи дигари хонавода (модар, хоҳарони хонадор нашуда, бародарони хурд) зери васояти ин навҷавон ҳамчун васии "табӣ" қарор мегирифтанд. Васояти зан бо ба шавҳар баромаданаш қатъ мегардид.

Ҳамин тариқ, оила ҷузъи асосии ҷомеаи аҳди Сосониён буда, онро мард сарварӣ мекард, ки на танҳо корҳои онро идора менамуд, балки васии табиӣи эътирофшудаи ин оила буд.

Муносибатҳои оилавӣ хусусияти патриархалӣ (падарсолорӣ) доштанд. Ҳамчунин хулоса шудааст, ки зардуштия ба рушди муносибатҳои оилавӣ никоҳӣ, хусусан ба институти васоят ва парасторӣ таъсири бузург расонидааст.

Дар зербоби дуюми ин боб **"Институти васоят ва парасторӣ дар ислом"** қонуниятҳои ташаккули институти васоят ва парасторӣ дар давраи паҳншавии ислом мавриди таҳлил қарор дода шудаанд. Дар ин робита қайд мешавад, ки ҳуқуқи исломӣ дар асрҳои VIII-XI қорӣ гардида, тайи беш аз даҳ садсола низоми ҳуқуқии ҳукмрон дар қаламрави Тоҷикистони қабл аз шӯравӣ буд. Ҳамчунин таъкид мегардад, ки дар ҳуқуқи исломӣ меъёрҳои зиёде ҳастанд, ки ба масъалаҳои танзими шаклҳои ҷобачоқунии кӯдакони یتими бе парастории падару модар монда, инчунин ба масъалаҳои умумии васоят ва парасторӣ бахшида шудаанд.

Дар робита бо ин дар ҳуқуқи исломӣ 3 навъи васоят инъикос ёфтаанд, ки дар Тоҷикистони тошӯравӣ дар шакли бетағйир боқӣ монда буданд:

1) васојате, ки аз болои ноболиғон, ноқисулақлони мансуби ин ё он ҷинс, инчунин аз болои зани калонсоли боақл барои расонидани ёрӣ ҳангоми бас-тани аҳдномаи никоҳ муқаррар карда мешавад;

2) муқаррар намудани васојат нисбат ба шахси ноболиғ ба мақсади тарбия кардани вай;

3) васојат аз болои амволи шахси ноболиғ.

Ченаки асосӣ ҳангоми муқарраркунии васојати никоҳӣ ноболиғ будани нафари аз падару бобо маҳруммонда буд ва ин корро суд анҷом меод. Теъдоди васиёни тағйиншаванда маҳдуд нест ва ба ин мақсад тағйини ду ва зиёда аз ин васиён, инчунин тағйини васии алоҳида барои амволи шахси ноболиғ қоиз буд. Зимнан вобаста ба намуди амвол қозӣ метавонист ё ҳатто лозим медонист барои ҳар молу мулки шахси ноболиғ васии алоҳида тағйин намојад.

Сарчашмаи асосӣ ҳангоми тағйини васӣ барои шахси ноболиғ Қуръон буд, ки ҳама гуна риоя накардани меъёрҳои он қатъиян манъ буд.

Тағйини васӣ барои амволи шахси ноболиғ яке аз шаклҳои ҷобачоқунии кӯдакон тибқи ҳуқуқи исломӣ буд. Ин навъи васӣ аз байни шахси муайян ва бо риояи тартиби зерин тағйин карда мешуд: а) *падар*; б) *шахсе, ки тибқи васияти динӣ тағйин шудааст*; в) *падари падар*; г) *васии падар*. Дар сурати вучуд надоштани категорияҳои номбаршудагон, васиро қозӣ тағйин мекард.

Тибқи таълимоти ислом вазифаи асосии васојат ва парасторӣ чун шакли ҷобачоқунии кӯдакон, на танҳо тарбия, балки рушди маҳорату қобилияти инсон мебошад. Ин хусусияти мустақили институти васојат ва парасториро ифода мекунад. Бинобар ҳамин, зери васојати худ гирифтани یتим (ал-қафола) барои мусулмон кирдори шоиста аст. Дар Қуръон омадааст: "Қасе аз

мусулмонон агар кӯдаки ятимро бигирад, то варо сер кунад, ба хости Худо вориди Биҳишт мешавад, магар касе, ки гуноҳи нобахшидани карда бошад". Ва агар васӣ доро бошад, набояд аз неъматҳои (амволи) ятимон барои худ мукофот гирад, ва агар фақир бошад, бигзор ба андозаи шоиставу парҳезгорона гирад. Вақте амволашонро бармегардонед, ин корро дар хузури шохидон кунед. Гарчанде (гувоҳии) Худо басанда аст" (сураи "Нисо", 4:2).

Ҳамин тариқ, дар Тоҷикистони тошӯравӣ то чоряки якуми асри ХХ то амали ҳуқуқи исломӣ бетағйир монд, яъне он дар муносибатҳои оилавӣ низоми ҳуқуқи ҳукмрон буд. Истилои Чингизхон ва паҳншавии Ёсои ӯ меъёрҳои ҳуқуқӣ ва урфу одати гузаштагони моро дигаргун карда натавони-станд. Ягона ҳокиме, ки ҳамзамон бо шарияти ислом дар амалияи судии худ татбиқи меъёрҳои Ёсоро чорӣ кард, Темур буд. Танзими ҳуқуқи омехтаи муносибатҳои ҷамъиятӣ барои Тоҷикистони тошӯравӣ пас аз ҳамроҳшавии Осиёи Миёна ба Россия (пас аз аҳдномаи с. 1868) хос буд.

Соли 1894 генерал-губернатори Туркистон Вревский Дастури судҳои қозиён ва бийҳоро тасдиқ кард. Корҳои оид ба васоят ва парастории ятимон ва амволи онҳо ба салоҳияти қозиён дохил мешуданд. Қозӣ чун пештара васиро таъйин мекард. Дар умури васоят ва парасторӣ ҳокимони рус қоидаҳои пешбурди парвандаҳоро муқаррар карда аз қозиён баҳисобгирӣ ва ҳисоботдиҳиро чори карданд. Ҳама маълумоти оид ба васоятшаванда, харочоту даромади вай бояд ба дафтари алоҳида сабт карда мешуд.

Бо ғалабаи Инқилоби октябр ҳуқуқи Империяи Россия аз эътибор соқит шуд, меъёрҳои ҳуқуқи исломӣ ва урфу одат то таъсиси ҶМШС Тоҷикистон амал мекарданд, танҳо соли 1928 яқҷоя бо барҳам хӯрдани суди қозиён амали ҳуқуқи исломӣ қатъ гардид.

Дар зербоби сеюми боби дуюм "**Институти васоят ва парасторӣ дар низоми ҳуқуқи Тоҷикистони шӯравӣ**" таъкид бар он карда шудааст, ки Инқилоби октябр тақонбахши муҳиму қавитарини рушду тақмили институти васоят ва парасторӣ гардид. Дар нагиҷаи ин инқилоб Тоҷикистон шӯравӣ барпо карда шуд. Минбаъд заминаи устувори ҳуқуқи танзими институти васоят ва парасторӣ гузошта шуд, ки дар он се вазифаи асосии ба ҳам алоқаманд дар яқҷоягӣ асоснок шуда буданд: *а) таҳқиму тасвиби қонунии институти васоят ва парасторӣ дар тамоми қаламрави ИҶШС; б) фароҳамоварии шароит ва мусоидат баҳри ҳалли масъалаҳои ҷобачоқунию тарбияи кӯдакони бе парастории падару модар монда дар Тоҷикистони шӯравӣ; в) ҳимояи ҳуқуқи нобилигон (ятимон, бепарасторон) ва қасони ғайри қобили қор (кӯдакони қобили ҳуқуқ, ноқисулақлон, беморони рӯҳӣ), ё шахсони нурра ғайри қобили қор.*

Ба андешаи муаллиф, қадами аввалин дар ин ҷода қабули "Эъломияи ҳуқуқи кӯдак" аз 25 сентябри соли 1917 мебошад. Ҳар як аз 18 банди эъло-мия ҳуқуқи кӯдаконро ба озодӣ, ба мавриди зӯроварӣ қарор нагирифтанд,

сарфи назар аз ин, ки касе ва ба чӣ шакле онро зоҳир накунад, ҳуқуқ ба таъмини кӯдак бо чизҳои, ки барои рушди қобилияту малакааш заруранд, инчунин ҳуқуқи кӯдакро ба гирифтани тарбия ва маълумоти мувофиқ ба фардияташ, тасдиқ карда буд.

Дар солҳои душвори ҷанги шаҳрвандӣ боз як санади муҳим – Декрет "Дар бораи никоҳи граждани, кӯдакон ва пешбурди китоби сабти аҳвол" аз 18 декабри с. 1917 қабул карда шуд. Ин декрет мафҳуми "ҳокимияти волидайн"-ро бекор кард. Тибқи ин санад, кӯдаконе, ки аз шахсони бо ҳам ақди никоҳ надошта таваллуд шудаанд, ҳуқуқи баробар пайдо карданд. Назорати давлатӣ дар соҳаи ғамхорӣ ва иҷтимоӣ дар ҳаққи кӯдакони ятим - бепарасторон ва ҳам бесарпанохмондагон - муқаррар карда шуд.

Аҳамияти ин марҳила, ба ақидаи муаллифи рисола, дар он аст, ки меъёрҳои дахлдори институти васоят ва парасторӣ дар кодекси оилавии ҚШФСР, аниқтараш дар Кодекси қонунҳои ҚШФСР дар бораи санадҳои аҳволи шаҳрвандӣ, ҳуқуқи никоҳӣ, оилавӣ ва парасторӣ ҷой дода шуданд. Ин қонун соли 1918 дар иҷлосияи 5-уми КИМУ қабул карда шуд. Аслан, ин кӯшиши нахустин ва асосии кодификацияи қонунгузории оилавӣ барои кишварҳои Ховари Миёна - Ўзбекистон, Тоҷикистон буд. Кодекси соли 1918 принсипу шаклҳои мушаххаси васоятро шӯравӣ муайян намуд.

Илова ба ин, меъёрҳои дар ин давраи таърихӣ амалкунандаи ҳуқуқи оилавӣ ба ҷобачокунии самаранокӣ кӯдакони ятим ба қадри кофӣ мусоидат карда наметавонишанд.

Меъёрҳои оид ба васоят ва парасторӣ дар Кодекси граждани ҚШФСР низ ҷойгир шуда буданд, ки он аввалин маротиба дар иҷлосияи 4-уми КИМУ даъвати IX аз 31 октябри с. 1922 г. қабул карда ва аз 1 январи с. 1923 мавриди амал қарор дода шуд. Қумхуриҳои Ўзбекистон, Тоҷикистон, Туркманистон амали КГ ҚШФСР-ро дар қаламрави худ эътироф карданд.

Баъдтар, соли 1926 Кодекси қонунҳои ҚШФСР дар бораи никоҳ, оила ва васоят қабул гардида, аз 1 январи соли 1927 мавриди амал қарор дода шуд. Ба ин Кодекс бо дарназардошти таҷрибаи амалӣ ва тағйири шароити иҷтимоӣ иқтисодӣ фасле илова карда шуд, ки ҳуқуқи уҳдадорӣ ва васиёну парасторон ва тартиби муруфияи парвандаҳои оид ба васоят ва парасториро муфассалан муайян кард. Кодекси мазкур бо тағйири иловаҳо то қабули як қатор санадҳои умумиттифоқӣ оид ба никоҳу оила ва то қабули санади умумиттифоқӣ кодификацияшуда дар ин соҳа - Асосҳои қонунгузории Иттиҳоди ҚШС ва қумхуриҳои иттифоқӣ аз соли 1968 (аз 1 майи соли 1968 мавриди амал қарор гирифт) амал кард. Дар ҚШС Ўзбекистон Кодекси қонунҳо дар бораи санадҳои аҳволи шаҳрвандӣ 7 майи соли 1928 қабул шуд. Дар Тоҷикистон ин Кодекс (аз 4 декабри соли 1935) то қабули Кодекси никоҳ ва оилаи ҚШС Тоҷикистон амал намуд. Баъдан қоидаҳои оид ба васоят ва

парасторӣ дар меъёрҳои ҳуқуқии конститутсияҳои ИҶШС (с. 1924); ҶШС Ўзбекистон (1927 г.), ҶШМС Тоҷикистон (с. 1929), ҶШС Тоҷикистон (с. 1931) мустақкам қарда шуданд; мазмуни онҳо дар қонунгузориҳои соҳавии давлати шӯравӣ муфассалтар баён гардида буд.

Ҷӣ тавре ки маълум аст, дар ҳайати ҶШС Ўзбекистон ҶМШС Тоҷикистон таъсис дода шуда буд. Соли 1926, хангоме, ки мубориза бо босмачигарӣ қариб пурра поён ёфт, синфҳои доро барҳам дода шуд, марҳилаи нави таърихи рушди Тоҷикистони Шӯравӣ оғоз шуд. Чунончӣ, ба мақсади таҳкими қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ Анҷумани Якуми Шӯроҳои Тоҷикистон аз 11 декабри соли 1926 Ёлломияи "Озодии қонун"-ро қабул намуд, ки тибқи он ба тақсими кӯдакон ба кӯдакони қонунан ва ғайриқонунӣ таваллудшуда хотима гузошта шуд.

1 октябри соли 1928 дар қаламрави ҶШС Ўзбекистон Кодекси қонунҳо дар бораи никоҳ, оила, васоят ва санадҳои аҳволи шахрвандӣ, ки 7 март соли 1928 дар иҷлосияи 3-юм даъвати дуҷуми КИМ ҶШС Ўзбекистон қабул гардида буд, мавриди амал қарор дода шуд. Ин санаи бузург дар таърихи ташаккули қонунгузориҳои оилаи ҶШМС Тоҷикистон ҳам ҳаст. Мутобиқи Қарори КИМ ҶШС Ўзбекистон аз 1 декабри соли 1928 № 209, аз 1 январи соли 1929 амали ин кодекс дар қаламрави ҶШМСТ қорӣ қарда шуд.

Пас аз табдил додани ҶШМСТ ба ҶШС Тоҷикистон, Кумитаи Иҷроияи Марказӣ ва ШКХ қумхурӣ соли 1933 Қарор "Дар бораи тасдиқи мавриди амал қарор додани Маҷмӯи системаи қонунгузориҳои амалқунандаи Қумхурии Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон"-ро қабул қард. Дар он муқаррар буд, ки то қабули қонунгузориҳои оила дар қаламрави ҶШС Тоҷикистон ҳамзамон Кодекси қонунҳо дар бораи никоҳ, оила ва васоят ва сабти санадҳои аҳволи шахрвандии ҶШС Ўзбекистон амал мекард қарда метавонад.

Дар солҳои Ҷанги Бузурги Вағанӣ Ҳокимияти шӯравӣ бо мақсади қоҳиш додани теъдоди кӯдакони бепарастор ва оқибатҳои кирдори онҳо, фаъолияти худро дар ин самт боз ҳам қавитар қард. Чунончӣ, ШКХ ИҶШС як қатор санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва фармонҳо қабул намуд. ("Дар бораи қобачоқунии кӯдаконе, ки бе падару модар мондаанд" аз 23 январи с. 1942, "Дар бораи таҳкими тадбирҳои мубориза бо бепарасторӣ, беназоратии кӯдакон ва авбошӣ аз қониби онҳо" аз 15 июни с. 1943, Дастурамали Комиссариати халқии маориф, Комиссариати халқии назорат ва Комиссариати халқии адлия дар бораи васоят, парасторӣ ва фарзандхонии кӯдакони бе падару модар монда аз 8 апрели соли 1943, Фармони Президиуми Шӯрои Олии ИҶШС "Дар бораи фарзандхонӣ" аз 8 сентябри с. 1943).

Барои Тоҷикистон ҳамаи ин санадҳо аҳамияти қалон доштанд, чунки дар солҳои Ҷанги бузурги Вағанӣ аз минтақаҳои қангзада ба Осиёи Миёна шумо-

раи хеле зиёди кӯдакони ятими бе падару модар мондаро кӯчонда оварданд. Аксари онҳоро оилаҳои тоҷик ба тарбия гирифтанд. Дар ростои ин ҳаводис, ШКХ ҚШС Тоҷикистон ду қарор қабул кард: "Дар бораи чораҳои баргараф намудани бепарастории кӯдакон" (аз 8 январи с. 1942) ва "Дар бораи чобачокунии кӯдаконе, ки бе падару модар мондаанд" (аз 14 феввали с. 1942). Дар хонаҳои махсуси қабулу тақсимот кӯдакони бепадару модар мондае зиндагӣ мекарданд, ки аз шаҳру деҳоти ҷангзада кӯчонда оварда буданд.

Ба ғайр аз ин, дар назди кумитаҳои иҷроияи ноҳияҳо комиссияҳои чобачокунии кӯдакони бе падару модар таъсис дода шуданд. Фаъолияти ин комиссияҳо бо Низомномаи намунавии чобачокунии кӯдакони бе падару модар монда танзим мешуд, ки онро ШКХ ҚШС Тоҷикистон бо қарораш аз 9 январи с. 1943 тасдиқ кард. Чунин муассисаҳо дар шаҳрҳои Сталинобод, Ленинобод, Кӯлоб, Қўрғонтеппа, Обигарм, Ховалинг, Ғарм ва ғ. ташкил карда шуданд.

Аксари шахрвандони бефарзанди Тоҷикистон, ихтиёран парастор мешуданд, хусусан парастори кӯдаконе, ки волидонашон дар ҷанг кушта шуда буданд.

Дар ин росто барои танзими ҳуқуқии муносибатҳои оид ба васоят ва парасторӣ қабули Кодекс дар бораи никоҳ ва оилаи ҚШС Тоҷикистон дар солҳои 60-ум аҳамияти калон дошт. Тибқи Қонуни ҚШС Тоҷикистон ин Кодекс 19 июни с. 1969 қабул гардида, аз 1 январи с. 1970 мавриди амал қарор дода шуд. Дар Кодекс муайян шуда буд, ки Низомномаи мақомоти васоят ва парасторӣ дастури муҳим дар соҳаи танзими фаъолияти мақомоти васоят ва парасторӣ мебошад.

Дар маҷмӯъ, дар давраи ҷанг ва баъди ҷанг дар Тоҷикистон дар масъалаи чобачокунии кӯдакони ятим, беназорат ва бепарастор як маҷмӯаи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ (эълумия, қарорҳои КИМ ва ШКХ ҚШСТ ва ҚШСЎ, кодексҳо ва ғ), ҷиҳати тақмили заминаҳои ҳуқуқии институти васоят ва парасторӣ қабул карда шуданд.

Боби сеюми таҳқиқи диссертатсионӣ **"Ҳолат ва дурнамои тақмили институти васоят ва парасторӣ дар низомии ҳуқуқии Тоҷикистони муосир"** аз ду зербоб иборат аст.

Дар зербоби якуми боби сеюм **"Институти васоят ва парасторӣ дар низомии ҳуқуқии Тоҷикистони муосир"** хусусиятҳои рушди институти васоят ва парасторӣ дар Тоҷикистони баъдишӯравӣ баррасӣ шудаанд. Қайд карда мешавад, ки ба истиклолият расидани Ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор вазифаҳоеро пеш гузошт, ки яке аз онҳо қоньгардонии пурраи амалияи ҳуқуқӣ мебошад. Аз ин сабаб зарурати таҳия ва қабули Қонуни Асосии нави мамлакат буд, ки 6 ноябри соли 1994 бо роҳи райпурсӣ қабул гардид ва ба ислоҳоти ҳуқуқии мамлакат оғоз бахшид. Дар Қонуни Асосии Ҷумҳурии

Тоҷикистон давлати соҳибхитиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона эълом шудааст.

Меъёрҳои оид ба эътирофи баргариҳои ҳуқуқу озодиҳои инсон дар Конститутсияи (Қонуни Асосии) нави Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам дар ҳамаи қатор на танҳо омилҳои муҳим, балки заминаи рушди минбаъдаи институти васоят ва парасторӣ дар кишвар мебошад.

Меъёри ҳуқуқии конституционии оид ба он, ки "Давлат дар ҳимояи кӯдакони یتиму маъҷубон, тарбия ва таҳсилоти онҳо ғамхорӣ зоҳир мекунад (м.33)" асоси танзими институти васоят ва парастории Тоҷикистони соҳибистиклол гардид. Дар ин замина Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13 ноябри с. 1998, сипас Кодекси гражданин Ҷумҳурии Тоҷикистон (30 июни с. 1999 қабул гардида, пас аз интишори расмӣ аз 1 январи с. 2000 мавриди амал қарор дода шуд) қабул карда шуданд.

Бо ин мақсад муаллиф қайд мекунад, ки кодексҳои гражданин ва оилаи давлати тоҷикон дар қиёс бо қонунгузориҳои гражданин ва оилаи пешин (шӯравӣ) доираи танзими институти васоят ва парасториро хеле васеъ карданд. Ҷунонҷӣ, онҳо механизми баамалбарории ҳимояи кӯдакони аз парастории волидон маҳруммондари мустаҳкам мушаххас ва ба стандартҳои, ки қомеаи байналмилалӣ эътироф кардааст, мувофиқ намуданд. Бо дарназардошти ин, дар рисола таъкид бар он карда мешавад, ки имрӯз институти васоят ва парасторӣ ва шаклҳои таъбиқи амалии он сифатан ва ҳам мазмунан тағйир ёфтааст ва аз институти шӯравии қобачоқунии кӯдак тафовут дорад.

Дар зербоби дуоми боби сеюм "**Дурнамои тақмили институти васоят ва парасторӣ дар Тоҷикистони муосир**" қайд шудааст, ки хусусияти имрӯзаи институти васоят ва парасторӣ аз ҳуди моҳияти давлати иҷтимоӣ будани Ҷумҳурии Тоҷикистон бармеояд. Аммо ҳама гуна давлати иҷтимоӣ, ки муддаии ҷунин мақом аст, дар ин ё он сурат бо масъалаҳои یتимони ноболиғ бармеҳӯрад, ки аз парастории падару модар маҳрум гардидаанд. Пас, ин масъала ҳатто аҳамияти умумичаҳонӣ дорад. Масалан, дар Россия, ИМА, Испания, Италия, Ҳиндустон, Сурия, Ироқ, Покистон, Хитой, Афғонистон, кишварҳои Африка ва дигар давлатҳои шумораи кӯдакони یتим ҳамеша дар ҳоли афзоиш аст.

Дар Тоҷикистон сурати ҳол тамоман дигар аст. Бино бар маълумоти оморӣ кӯдакон дар ин қисми бузургтарини, аҳолиро ташкил медиҳанд, 40%-и аҳоли ашхоси аз синни 18 ҷавонтар ташкил медиҳанд. Бино бар маълумоти Вазорати меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳоли, дар ҷумҳурӣ 3300 кӯдакони یتим ҳаст, 120 ҳазор кӯдак як волид дорад. Аз рӯи маълумоти UNICEF, дар Тоҷикистон дастикам 80%-и кӯдакони дар муассисаҳои интернатӣ буда волидони биологӣ доранд. Беғуфтугӯ, ин омили ғамангезест, ки аз мавҷудияти мушқилоти тезтунди иқтисодӣ дарак медиҳад.

Дар чунин ҳолатҳо қайд карда мешавад, ки тибқи тартиби махсус дар назари омма институти васоят ва парасторӣ на чун ягона шакли ҷобачокунии кӯдакони бе парастории падару модар монда, балки чун воситаи куллии ҳалли мушкилоти зикршуда дар ҷомеа ҷилвагар мешавад. Ба фикри муаллиф, васоят (парасторӣ), аз як тараф, имконияти ҷобачокунии кӯдакро дар шароити наздик ба зисти оилавӣ медиҳад, аз сӯи дигар - имконияти назорати риояи ҳуқуқи манфиатҳои шахрвандонро фароҳам меорад.

Дар ин робита дар рисола нуктаи назаре таъкид мегардад, ки тайи 25 соли охир дар шароити истиқлолият дар Ҷумҳурии Тоҷикистон қорҳои хеле зиёд дар ин самт анҷом дода шудаанд.

Аммо, бо дарназардошти дигаргунӣ, ки дар ин соҳа рӯй доданд, баъзе масъалаҳои нав ба миён омадаанд. Вале посухи суоле, ки оё ислоҳоти ҳуқуқи оилавӣ поён ёфтааст ё на, яқин - не, поён наёфтааст ва ин ҷо дар бораи ҳар дастоварде сухан гуфтан барвақт аст. Ҳадафи асосии ислоҳоти соҳа назари нав ба нақши қонунгузории оилавӣ дар танзими институти васоят ва парасторӣ, бозсозии ташаққули ҷиддии моделҳои навини он мебошад.

Дар хулоса оид ба ҳама мушкилоти масъалаҳои дар рисола баррасигардида хулосаҳо бароварда шуда, натиҷаҳои асосию муҳимтарини таҳқиқи доиршуда ҷамъбаст гардидааст.

Мазмуну муҳтавои асосии диссертатсия дар маводи интишорёфтаи зерини муаллиф дарҷ шудаанд:

Мақолаҳои илмие, ки дар маҷаллаҳои тақризшаванда ва тавсиянамудани Комиссияи Олии Аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷоп шудаанд:

1. Холинова, М.М. Опекa и попечительство в тексте историко-правовых документов / М.М. Холинова // Вестник педагогического университета. – 2014. – №3 (58-2). –С. 124-128 (0,5 п.л.).
2. Холинова, М.М. Некоторые аспекты современного состояния институтов опеки и попечительство в Таджикистане / М.М. Холинова // Вестник педагогического университета. – 2015. – №1 (62-1). –С. 80-84 (0,5 п.л.).
3. Холинова, М.М. Периодизация развития института опеки и попечительство в истории право Таджикистана / М.М. Холинова // Вестник педагогического университета. – 2015. – №1 (62-2). –С. 41-44 (0,5 п.л.).
4. Холинова, М.М. Рушди қонунгузории оилавии шӯравӣ дар шимолӣ тоҷикистон то тақсмоти миллию худудӣ М.М. Холинова // Аҳбори Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи АИ Ҷумҳурии Тоҷикистон – Душанбе, 2018. №4 (0,8)

5. Холинова, М.М. Субъекты опеки и попечительства/ М.М. Холинова // Академический юридический журнал. – Душанбе, 2018. №3 (27). – С 106-111 (0,4)

6. Холинова, М.М. Кодекс о браке и семье Таджикской ССР об опеке и попечительстве // Академический юридический журнал. – Душанбе, 2018. №1 (25). – С.16-20 (0,4)

Мақолаҳои илмие, ки дар нашрияхои дигар ҷоп шудаанд:

7. Холинова, М.М. Коррупция как негативное явление в обществе / М.М. Холинова // Вестник Ин-та предпринимательства и сервиса. – 2011. – №22. –С 99-103 (0,5 п.л.). – (На тадж. яз.).

8. Холинова, М.М. Проблемы опеки и попечительства в правовой истории Востока и Запада / М.М. Холинова // Сб. науч. тр. Фин.-экон. ин-та Таджикистана. – 2013. – Ч.2. –С. 66-72 (0,4) . – (на тадж.яз.).

9. Холинова, М.М. Некоторые аспекты нормативно-правовой регулирования опека и попечительство в Республики Таджикистан / М.М. Холинова // Сб. науч. тр. Фин.-экон. ин-та Таджикистана. – 2013. – Ч.2. – С. 73-78 (0,3 п.л.). – (На тадж.яз.).

10. Холинова, М.М. Понятие опеки и попечительства/ М.М. Холинова // Известия Ин-та философии политологии и права им. А. Баховаддинова АН Республики Таджикистан. – 2014. – №2. – С. 82-84 (0,4 п.л.).

11. Холинова, М.М. Конституционные основы института опеки и попечительства / М.М. Холинова // Конституция – гарантия прав граждан на образование: (материалы науч.-практ. конф., 27 сент. 2014 г. / Ин-т предпринимательства и сервиса. – С 87-91 (0,39).

12. Холинова, М.М. Современное состояние института опеки и попечительства в Таджикистане/ М.М. Холинова // Роль молодёжи в развитии отечественной науки: сб. ст. и тез. Респ. науч.-практ. конф., 22 мая 2015 г.). – С. 374-377. (0,30).

13. Холинова, М.М. Конститутсия - асоси падидаи васоҷу парасторӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон / М.М. Холинова // Конститутсия кафолати таъмини ҳуқуқ, озодӣ, манфиатҳои қонунии шахс, давлат ва ҷомеа: (Маводи конфронси илмӣ-назариявӣ бахшида ба 21- солагии қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон (3 ноябри соли 2015, Хоча Оби Гарм). –Душанбе, 2016. - С.122-126.

14. Холинова, М.М. Эволюция института опеки и попечительства в годы независимости / М.М. Холинова // Истиқлолияти давлатӣ-таҳкимбахши низоми давлатдорӣ миллӣ: (Маҷмуи мақолаҳои конфрон-

си ҷумхуриявии илмӣ-назариявӣ, 10-12 авг. с. 2016, Авҷ, ВМКБ). – Душанбе, 2016. - С.80-85.

15. Холинова, М.М. Асосҳои конститусионии падидаи васоату парасторӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон/ М.М.Холинова // Маҷмуаи мақолаҳои конференсияи илмӣ-назариявии устодон ва донишҷӯёни Донишқадаи молия ва иқтисоди Тоҷикистон бахшида ба соли оила (21-24 апр. с. 2016). – Душанбе, 2016. - С. 115 – 121.

16. Холинова, М.М. Некоторые вопросы регулирования опеки и попечительства в дореволюционном Таджикистане / М.М. Холинова // Паёми Донишқадаи молия ва иқтисоди Тоҷикистон. -2 017. - №1(9). –С.116-120. 0,5 п.л.

17. Холинова, М.М. Правовые основы функционирования института опеки и попечительства в годы Великой Отечественной войны в Таджикистане / М.М. Холинова // Нақши олимони ҷавон дар рушди илм инноватсия ва технология: Дуюми конференсияи дуюми байналмилалии илмӣ – амалии олимони ҷавони АИ Ҷумҳурии Тоҷикистон, 11-12 майи с. 2017. -Душанбе, 2017. - С.85-88.

Аннотация

диссертации Холиновой М.М. на тему "Эволюция института опеки и попечительства в истории таджикского права" на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности -12.00.01 Теория и история права и государства; история правовых и политических учений (юридические науки)

Ключевые слова: институт опеки и попечительства, этапы развития, досоветская, советская и современная правовая система, формы устройства детей, методы и способы, субъекты и органы устройства детей, эволюция, модернизация, совершенствование законодательства.

Диссертационная работа М.М. Холиновой посвящена проблеме эволюции института опеки и попечительства в истории таджиков. Данный институт признан одним из институтов семейного права, который, в зависимости от способа и методов осуществления, действует и в современный период.

Целью диссертационной работы является комплексное исследование семейно-правового института опеки и попечительства, его исторической обусловленности, эволюции и динамики, включая его современное состояние и перспективы на будущее.

Автором в ходе научного исследования определено место и значение опеки и попечительства в правовой системе досоветского, советского, а также постсоветского периодов истории таджикской государственности. Проведена периодизация истории функционирования указанного института, выявлены сущность и содержание деятельности данного института.

Впервые в таджикской правовой науке изучены и выявлены факторы, способствовавшие появлению указанного института. На основе богатого материала научного и исторического характера автору удалось определить роль и значение института опеки и попечительства в устройстве и воспитании детей, а также указать конкретные методы и способы его функционирования.

В диссертации проанализированы организационно-правовые основы функционирования института опеки и попечительства, соотношение правового положения его участников, как с точки зрения истории, так и эволюции права в современных условиях.

Данная диссертация является первым историко-правовым исследованием, которое посвящено комплексному изучению проблем, связанных с возникновением, функционированием, периодизацией истории, сущности, содержания, форм и методов устройства детей, лишенных родительской опеки.

В процессе диссертационного исследования использовались общепризнанные методы познания, диалектический и логический методы, а также конкретно-исторический, системный, сравнительно-правовой, формально-юридический методы анализа и др.

Научное и практическое значение диссертации состоит в том, что, как бесценный социальный институт, - опека и попечительство функционируют на протяжении более тысячи лет, играя важнейшую роль в решении проблем устройства детей, лишенных родительской опеки, их воспитании и развитии. Находящийся в процессе своего развития, на сегодняшний день институт опеки и попечительства признан действенным способом принятия ребенка в семью, его воспитания и развития.

Научные выводы диссертации могут быть использованы в совершенствовании законодательства, проведении новых научных исследований, в подготовке учебников и учебных пособий, при проведении спецкурсов и лекций по истории государства и права Таджикистана и сопредельных стран, истории институтов семейного права.

Аннотатсия

ба диссертатсияи Холинова М.М. дар мавзӯи "Таҳаввулоти институти васоят ва парасторӣ дар таърихи ҳуқуқи тоҷикон" барои дарёфти дараҷаи илми номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси 12.00.01. назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимоти ҳуқуқӣ ва сиёсӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ)

Вожаҳои калидӣ: мафҳуми институти васоят ва парасторӣ, пайдоиш, моҳият ва мазмун, давраҳои рушд, низоми ҳуқуқии тошӯравӣ, шӯравӣ ва низоми ҳуқуқии муосири тоҷикон, ҷобачогузории кӯдакон дар оила, усули танзими ҳуқуқӣ, фарқи вазъи ҳуқуқии иштирокчиёни шаклҳои ҷобачогузории кӯдакон, таҳаввулот, қабули кӯдак ба оила, тарбия ва инкишофи кӯдак, тақмили қонунгузорӣ.

Диссертатсияи мазкур ба масъалаҳои таҳаввулоти институти васоят ва парасторӣ дар таърихи тоҷикон бахшида шудааст. Он ба сифати яке аз институтҳои ҳуқуқии оилавӣ шинохта шуда, дар замонҳои муосир низ бо тарзу усули хосааш амал мекунад.

Мақсади таҳқиқоти диссертатсионӣ таҳқиқи комплекси институти ҳуқуқии оилавии васоят ва парасторӣ, шароити таърихии пайдоишу рушд, таҳаввул ва тағйирёбии он, аз ҷумла ҳолати муосир ва ояндаи он мебошад. Муаллиф дар ҷараёни таҳқиқоти илмӣ масоили вобаста ба муайян намудани мавқеи васолату парасторӣ дар низоми ҳуқуқӣ тошӯравӣ, шӯравӣ ва муосири давлатдорӣ тоҷикон, даврандӯши таърихӣ, моҳият ва мазмунҳои амали онро ошкор ва мавриди таҳлилу баррасӣ қарор медиҳад.

Муаллиф аввалин маротиба дар таърихи илми ҳуқуқӣ тоҷик омилҳоеро, ки зарурати таъсиси институти мазкурро ба вуҷуд овардаанд, ошкор ва таҳқиқ кардааст. Муаллиф тавониста, ки дар заминаи адабиёти илмӣ ва таърихӣ мавқеи ин институтро дар ҷобачоқунӣ ва тарбияи кӯдак аниқ карда, самт ва тарзу усулҳои амалигардонии онро ба таври мушаххас баррасӣ намояд.

Масъалаҳои ташкилӣ-ҳуқуқии вобаста ба таъсис ва амалигардонии институти васоят ва парасторӣ, интиҳоб ва ҷобачогузорӣ, таносуби вазъи ҳуқуқии иштирокчиёни он аз назари таърихӣ ва рушди ҳуқуқӣ муосир дар диссертатсия ошкор ва таҳқиқ шудаанд. Диссертатсия аввалин таҳқиқотест, ки аз нуқтаи назари таърихӣ-ҳуқуқӣ, воқеан, масъалаҳои вобаста ба пайдоиш, даврандӯши таърихӣ, моҳият, мазмун, тарзу усулҳои ҷобачогузории кӯдакони аз сарпарастии волидайн маҳрумгаштаро, тариқи амалигардонии институти васоят ва парасториро ба таври комплексӣ фаро гирифтааст.

Дар раванди таҳқиқ усули диалектиқӣ, мантиқӣ ва бештар аз ҳама аз усулҳои мушаххаси таърихӣ, мантиқӣ, системавӣ, қиёси ҳуқуқӣ, расмӣ ҳуқуқӣ ва усулҳои дигар истифода бурда шудааст.

Аҳамияти илми таҳқиқоти мазкур аз он иборат аст, ки ҳамчун падидаи иҷтимоӣ васоят ва парасторӣ таърихи бисёрҳазорсола дорад ва дар ҳалли масоили ҷобачогузории кӯдакони аз сарпарастии волидайн маҳрумгашта, тарбия ва рушди онҳо мавқеи хосаро соҳиб гаштааст. Имрӯз дар ҷараёни ташаккули худ васоят ва парасторӣ яке аз воситаи муҳими қабули кӯдак ба оила, тарбия ва ташаккули вай маҳсуб мегардад.

Ҳулосаҳои таҳқиқоти илмиро дар тақмили қонунгузорӣ, тақмили қонунҳои илмию таҳқиқотӣ, таҳияи китобҳои дарсӣ, тадриси курсҳои махсус ва лексияҳо аз таърихи давлат ва ҳуқуқӣ Тоҷикистон ва кишварҳои ҳамсоя, таърихи институтҳои ҳуқуқӣ оила истифода мегардонанд.

Abstract

of the dissertation of Kholinova M.M. on the theme "Evolution of the institute of guardianship and trusteeship in the history of Tajik law" for obtaining the degree of Candidate of Juridical Sciences, specialty -12.00.01 Theory and History of Law and State; history of legal and political doctrines (jurisprudence)

Keywords: the concept of the institute of guardianship and trusteeship, the emergence, nature and content, functioning, periods of development, the pre-Soviet legal system, the Soviet legal system, the modern legal system of Tajikistan, the family arrangements of children, methods of legal regulation, the ratio of the legal status of the participants in the form of children's arrangements, evolution, adoption of a child in the family, upbringing and development of children, improvement of legislation.

The dissertational work of M.M. Kholinova is devoted to the problem of the institution of guardianship and trusteeship in the history of the Tajiks. This institution is recognized as one of the institutes of civil and family law, which, depending on the way and methods of implementation, operates in modern times.

The author in the course of scientific research determined the place and significance of guardianship and trusteeship in the legal system of the pre-Soviet, Soviet, and post-Soviet period of the history of Tajik statehood. The periodization of the historical functioning of this institute is carried out; its essence and content of the activity of this institute are revealed.

For the first time in the legal science of Tajikistan, factors that contributed to the emergence of this institute were studied and identified. Based on the rich material of a scientific and historical nature, the author managed to determine the role and importance of the institution of guardianship and trusteeship in the organization and upbringing of children, as well as the methods of its functioning.

In the thesis, the organizational and legal foundations of the functioning of the institute of guardianship and trusteeship, the choice and forms of the device, the correlation of the legal status of its participants, both from the point of view of history and the evolution of law in modern conditions are disclosed and analyzed.

This thesis is the first historical and legal research that is devoted to a comprehensive study of the problems associated with the appearance, functioning, periodization of the history, essence, content, forms, and methods of arranging children deprived of parental care.

The scientific and practical significance of the thesis is that as an invaluable social institute - guardianship and trusteeship have functioned for more than a thousand years and in the solving of the problems of organization of children deprived of parental care, their upbringing and development have acquired a significant role. In the process of its development, the institute of guardianship and trusteeship have been recognized as an important way of taking a child into the family, educating and developing it.

The scientific results of the thesis can be used to the improvement of legislation, development of new scientific research, preparing textbooks and teaching manuals, conducting special courses and lecture on the history of the state and law of Tajikistan and neighboring countries, the history of institutes of family law.

Ба матбаа 18.10.2018 тахвил гардид. Чопаш 13.11.2018
ба имзо расид. Коғази офсет. Андозаи 60x84 ¹/₁₆.
Ўзъи чопии шартӣ 3,2. Адади нашр 100 нусха.
Супориши № 390. Нархаш шартномавӣ.

Дар матбааи ҚДММ "ЭР-граф" ба табъ расидааст.
734036, ш. Душанбе, кӯчаи Р. Набиев 218.
Тел: (+992 37) 227-39-92. E-mail: r-graph@mail.ru